

РОДМАРДОНИ ВАТАН



ЭҲДО БА ҶАШНИ
ИСТИҚЛОЛИ ДАВЛАТИ

2022

ҶАШМИ РАВШАНИ ТУЕМ, ВАТАН,
ТЕҒУ ҶАВШАНИ ТУЕМ, ВАТАН.
САДДИ ОҲАНИ ТУЕМ, ВАТАН,
МАРГИ ДУШМАНИ ТУЕМ, ВАТАН.

БА ПРЕЗИДЕНТ,
БА ВАТАН
СОДИҚОНА
ХИЗМАТ МЕКУНЕМ!



МАҶАЛЛАИ ҲАРБИЮ ВАТАНПАРАСТИИ
ГВАРДИЯИ МИЛЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

СОМОНАИ РАСМӢ: www.gmjt.tj
E-mail: gmjt.info.tj@mail.ru



Чашни Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон поянда бод!

*Истиқлолият тантанаву хирад ва андешаву
миллати солору куҳанбунёди тоҷик, оғози марҳа-
лаи навини давлатдориву миллӣ омили иттиҳоду
сарҷамъиву мардуми фидокору ватандӯсти мо, васи-
лаи муҳимтарини ҳифзи асолату ҳувияти миллӣ ва
муҳимтар аз ҳама нишониву возеҳи ҳастиву миллат
ба шумор меравад.*

Эмомалӣ РАҲМОҶ

3-сентябр

**Рӯзи таъсисёбии Гвардияи миллии
Ҷумҳурии Тоҷикистон муборак,
гурдони далери Ватан!**

*Сарбарафрохта сарбози Ватан мову туем,
Сипари нанги дари бози Ватан мову туем.
Ин шуҷоат ба дилу ҷону тан аз Сарвари мост,
Пешвои Ватани мо шарафу бовари мост.*





Ба муносибати 30- солагии
Иҷдосияи XVI Шӯрои Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Иҷдосияи сарнавиштсоз



*Давлатдорӣ ва му-
дирияти сиёсӣ кори
ҳар кас нест, чуноне
ки як зумра назари-
япардозони дохилию
хориҷӣ мепиндоранд.
Ба дараҷаи пешвои
сиёсӣ ва ниҳоят ба
лидери миллӣ расидан
маҳорат, таҷриба,
сиёсат ва ҷуръату
масъулияти
фавқулодаро
тақозо менамояд.*

Раҳонидани Тоҷикистон аз вартаи ҷанги шаҳравандӣ, начоти марзу буми миллӣ аз нобудию завоҷ, хунсо кардани нақшаҳои шуми бозингарони сиёсии минтақаӣ ва берунӣ, барқарор кардани хоҷагии халқи ҷумҳурӣ, ки дар ҳоли пора гаштан ва нобудӣ қарор дошт, сохтани давлати миллӣ ва побарҷо кардани сиёсати миллӣ ва соири иқдомоте, ки Эмомалӣ Раҳмон тӯли раҳбарӣ — аз Иҷдосияи XVI Шӯрои Олии шуруъ карда, то ба имрӯз анҷом медиҳад, барҳақ, мақоми шоистаи «лидери сиёсӣ»-ро ба ӯ ато фармудааст.

Бояд зикр намуд, ки баъди суқути империяи қудратманди Шӯравӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон на танҳо фазаи сиёсӣ иҷтимоӣ ва фарҳангии марказӣ, балки муҳити музофотӣ низ вазъи ҷиддии бухрониро аз сар гузаронд ва оташи низоъҳои даргирӣ дар гӯшаву канори мамлакат тадриҷан боло гирифт. Иллати аслии зуҳуру ҳузурӣ бухронҳои сиёсӣ, фикрӣ, мафкуравӣ, ахлоқӣ, иқтисодӣ ва фарҳангиро дар он замон метавон ба бетачрибагии сиёсии давлатмардони вақт, дур будан аз мактаби

давлатсозии миллӣ, назари танги сиёсӣ идеологӣ ва фикрию фарҳангӣ доштани сиёсатмадорону роҳбарони вақт марбут донист. Маълум аст, ки дастгоҳи раҳбарии Шӯравӣ дар асоси идеологияи коммунистӣ ташаккул ёфта, унсурҳои миллиро дар қолаби сиёсати давлатӣ ҷандон қабул нашофт. Ин буд, ки элитаи сиёсии замон асосан ба арзишҳои ғайримиллӣ ва синфӣ арҷ мегузошт ва воқеиятро дар баробари сиёсатҳои миллӣ сарфи назар мекард. Пас аз завоҷи давлати Шӯравӣ ақаллиятҳои этники ва миллияту халқиятҳои алоҳида дар ҳоли парешонии мафкуравӣ ва сиёсӣ қарор гирифта, дарҳам-барҳамӣ мисли бемории сироятӣ аз як минтақа ба минтақаи дигар кӯч баст ва бад-ин минвол вазъ дар фазаи пасошӯравӣ куллан мураккаб ва печида гардид. Махсусан, кишварҳое, ки бар асари ноустувории сиёсати давлатӣ ва идораи нодурусти равандҳои динӣ дар онҳо қишри мазҳабӣ мавқеият пайдо карда буд, ба хатар мувоҷеҳ гардида, дар ин кишварҳо саранҷом ноамнию беназми дар умури иҷтимоӣ ва давлатдорӣ ба вучуд омад.

Дар замоне, ки таҳти фишори бавоситаи доираҳои манфиатҳо ва афкори ғаразноки сиёсӣ фарҳангӣ ва динию мазҳабӣ (ибтидои солҳои навадуми асри бистум — замони оғози ҷанги шаҳравандӣ) қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба саҳнаи низоъҳои шадиди идеологияи сиёсӣ ва динию мазҳабӣ табдил ёфта, бозичаи дасти абарқудратҳои минтақа ва ҷаҳон гардида буд, аксари намоёндагони қишрҳои сиёсӣ, зиёӣ ва фарҳангии ҷомеаи тоҷикистонӣ бетарафӣ ва

бетафовутиро дар робита бо вазъи мавҷуда ихтиёр карда, бархе дигар, аз беиттилоотию беҳабарӣ аз тамоюлоти сиёсӣ ва камтаҷрибагӣ дар баробари дарки сиёсатҳои минтақавӣ ва ҷаҳонӣ, ба ин ё он тарафи гурӯҳҳои даргир ҳамроҳ шуда, боиси ташвишвар гардидани вазъи кулӣ дар минтақа гаштанд. Мардум, ки аз вазъи сиёсӣ ва бозиҳои пасипардагии минтақавӣ ва ҷаҳонӣ комилан хабар надошт, ба таври сунӣ ба гурӯҳҳо тақсим шуда, муқобили якдигар қарор гирифт. Кишвар ба доми даргириҳо ва ҷанги шаҳрвандӣ кашида шуд. Азбаски элитаи сиёсии замон мустақилияти роҳбарӣ ва муҳимтар аз ин, собиқаи зарурии идораи равандҳои сиёсиро надошт ва ҳамвора аз марказ дастуру фармон мегирифт, дар ҳалли мустақилу мустақими мушкилоти дохилӣ бидуни дастури болоӣ очиз монд. Илова бар ин, дастандаркорони бозиҳои сиёсии ҷаҳонӣ, аллақай даст ба қор буданд ва бо ҳар роҳу восита дар фазои ҷумҳуриҳои сотсиалистӣ, ки бо шикасти империя ҳолати қарахиро аз сар мегузарониданд, сценарияи бесарусомонӣ ва ҳарҷу марҷро дар шакли намоишномаи сиёсӣ коргардонӣ мекарданд, то низоми шӯравӣ куллан аз байн биарад. Дар пайи ин «тадбир», барномаи низоъ ва даргириҳои дохилӣ тарҳрезӣ шуда, нақшаи ба ҳам рехтани ақаллиятҳои этникӣ ва мазаҳабӣи дунявӣи тартиб дода шуд. Ба ин тарз, дар манотиқи ҳассоси қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон тухми кинаву адоват кошта шуд ва дар ин замина даргириҳо ба вуқӯъ пайваст, ки дар натиҷа вазъ торафт мураккабтар гардида, бовару эътиқодоти мардум ба ояндаи неки ҷумҳурӣ тадриҷан аз байн рафта, ҳалои сиёсӣ, мафкуравӣ, фикрӣ ва фарҳангӣ дар манотиқи даргир ва баъдтар дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ ҳукмрон гардид. Дар ин миён низоми сиёсӣ идорӣ ва блоки иқтисодии давлатӣ побанди бухронҳои амиқ гардида, оқибат тамоман фалаҷ шуд.

Дар он вазъияти ҳассос, қатъи назар аз он ки вусъат ва шиддати бухронҳо пайи ҳам вазъи иҷтимоӣ, сиёсӣ, маърифатӣ ва фарҳангиро дар ҷомеаи пасошӯравӣ заиф мекарданд, хушбахтона, сиёсатшиносону фарҳангӣни баномус ва сарафроз дар манотиқи гуногуни кишвар ёфт мешуданд, ки ҷиҳати қоҳиш додани сатҳи вусъати вазъи бухронӣ ва танзими муносибати муътадили иҷтимоӣ, ҳамбастагии миллӣ ва ҳамзистии мусолимадомези мардум саъю талоши фаровон ба ҳарҷ меоданд. Маҳз хидмати беғаразонаи шахсиятҳои фидоӣ вазъро дар манотиқи бухронӣ тадриҷан муътадил сохта, ба эҷоди давлатдорӣ миллӣ, тафохуми фарҳангӣ ва сиёсӣ сабаб гардид. Бузургтарин шахсиятро, ки солҳои тӯлонӣ бевосита дар самти сиёсати давлатӣ, сохтмон, таҳким ва рушди давлатдорӣ миллӣ хидмати бедареғ кардааст, яқинан дар симои Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон метавон дид.



Зеро дар он замон ба вучуд овардани фазои амну субот ва ҳамдигарфаҳмию ҳамбастагӣ кори сахлу осон набуд. Мушкили асосӣ сарҷамъ овардани вакилони мардумӣ аз гӯшаву канори мамлакат ва дар ин замина баррасӣ намудани масъалаҳои сохтмони давлатдорӣ навини миллӣ ва бо ин роҳ ҳал кардани мушкилоти мавҷуда — барқарорӣи давлат, оромиши иҷтимоӣ, муътадил гардонидани вазъи сиёсӣ, қатъ кардани муноқишаҳои дохилӣ миёни гурӯҳҳои даргир ва таъмини фаъолияти сохторҳои давлатӣ дар қаламрави ҷумҳурӣ буд. Ҷиҳати ҳалли мушкилоти мавҷуда Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Тоҷикистон моҳи ноябри соли 1992 даъват карда шуд.

Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҷлиси ботантана ба ифтихори 20-умин солгарди Иҷлосияи XVI 19 ноябри соли 2012 вазъи сиёсӣ ва лаҳзаҳои ҳассоси он вақтро ба ёд оварда, таъкид карданд: *«Ман дар ёд дорам, ки дар он рӯзҳои душвор, яъне рӯзҳои, ки Ҳукумати мусолиҳаи миллиро касе эътироф намекард ва Президенти бо роҳи қонунӣ интихобшудаи кишварро дар фурудгоҳи пойтахт ба истеъфо маҷбур карданд, қисме аз вакилони мардумӣ зери фишори қувваҳои алоҳида ва аз тарсу ҳароси ҷон наметавонистанд мавқеи худро барои иштирок дар кори иҷлосия равшан изҳор намоянд. Бо вучуди ин, ақсарияти вакилони мардумӣ ба иҷлосия ҳозир шуданд, зеро ҳама ба хубӣ дарк мекарданд, ки ягона роҳи хотима гузоштан*

ба бесарусомонӣ дар мамлакат баргузориш иҷлосия мебошад. Ҳамин буд, ки дар иҷлосия аз 230 нафар вакилони халқ 193 нафар иштирок доштанд».

Дар он вазъияти ҳассоси сиёсӣ иҷтимоӣ ноябри соли 1992 дар қасри «Арбоб»-и шаҳри Хучанд Иҷлосияи таърихӣ XVI бо ҳадафи баҳамой ва оғози музокирот бо ҷонибҳои даргир ва муҳолифон ба кори худ оғоз кард. Иҷлосия дар вазъи мураккаби сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ баргузор мегардид, ки дар Тоҷикистон ҷанги дохилӣ идома дошту шоҳаҳои асосии давлатдорӣ комилан фалаҷ гардида буданд. Дар ин Иҷлосияи таърихӣ дар маҷмӯъ 74 санади ҳуқуқӣ, аз ҷумла, 15 қонун, 52 қарор, 6 фармон ва як изҳорот қабул шуд, ки ҳамагӣ барои ба эътидол овардани вазъи сиёсӣ кишвар дар он солҳои душвор, ҳамчунин таҳким баҳшидани низоми давлатдорӣ навини миллии тоҷикон дар марҳилаи гузариш хидмати таърихӣ карданд. Бо ибтикори Раиси Шӯрои Олии интихобгардида Эмомалӣ Раҳмон 20 ноябри соли 1992 ду ҳуҷҷати муҳими сиёсӣ – «Мурочиатнома ба ҳамаи аҳзоби сиёсӣ, ҳаракатҳо, созмонҳо ва меҳнаткашони ҷумҳури» ва «Изҳороти Иҷлосияи Шӯрои Оли» ба тасвиб расид, ки мазмуну муҳтавои онҳоро даъвати табақаҳои гуногуни иҷтимоӣ ва созмонҳои сиёсӣ ба сулҳу салоҳ ва ҳамзистии ҳамбастагӣ, ҳамчунин бозгашти фирориёни иҷборӣ ба ватан ташкил меод.

Муҳимтарин дастоварди Иҷлосияи XVI он буд, ки шахсияти миллию мардумро дар симои Эмомалӣ Раҳмон ба арсаи раҳбарӣ ва давлатдорӣ дар марҳилаи навини таърихӣ овард. Ин марди майдони сиёсати минтақавӣ ва башарӣ бо рӯҳи қавии миллии на танҳо вазъро ба эътидол оварда, созиши миллиро дар сатҳи иҷтимоӣ таъмин намуд, балки дар эъмори давлат, таҳкими Истиқлолияти давлатӣ ва сиёсати миллии дар миқёси байналмилалӣ саҳми сазовор гузошт. Эмомалӣ Раҳмон замоне ба сари ҳокимият омад, ки тамоми сохтор ва дастгоҳи давлатӣ ва ҳукумати бар асари даргириҳои бемаънӣ, ночӯрию дарҳам-барҳамиҳои сиёсӣ билкул фалаҷ шуда, кишвар ба вортаи ҷанги шаҳрвандӣ афтада буд. Манзараи даҳшатовар ва хунини ҷанги шаҳрвандӣ ҳатто имрӯз ҳам хобу ҳаёли мардуми қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистонро тарк накардааст ва чун қобуси ваҳшатзо олами руъёи мардумро таҳти таъсир қарор медиҳад. Дар чунин вазъи фочеабор Эмомалӣ Раҳмон ба арсаи сиёсат ва давлатдорӣ миллии ворид гардид ва ҷасурона дар ин масири мушқил-писанди сиёсӣ гомҳои устувор бардошт. Паймудани масири хатарнок ва печидаи сиёсат дар он замон кори сахлу осон набуд ва ҳар кӣ дар замону макони мазкур дар ҳавзаҳои сиёсӣ ва идорӣ фаъолият кардааст, ҳолат ва вазъи қуллии минтақавиро хуб дар ёд дорад: нобоварӣ аз ҳамдигар; тарсу ҳароси ҳамешагӣ; камтаҷрибагӣ дар

бархӯрд бо шароит; хиёнатӣ бадбинӣ миёни мардуми маҳаллу минтақаҳои гуногун; ноустувории муносиботи тарафҳо; афзоиши қатлу куштор дар манотиқи даргир; беназмию бесуботии сиёсӣ иҷтимоӣ; авҷи нуфузи гурӯҳҳои ҷинойткор дар ҳаёти рӯзмарра; даҳлати бевоситаи роҳзанону дуздон ва созмонҳои ҷинойтӣ дар фаъолияти мақомоти расмӣ-идорӣ ва давлатӣ; дуздии саросарии амволи давлатӣ аз ҷониби гурӯҳҳои муташаккили ҷинойтӣ; ба сифр баробар шудани қасри бучети давлатӣ дар маҳалҳои даргир ва пойтахти кишвар; камбуди одитарин шароити корӣ; ривочи маҳалгаройиву кӯтоҳандешӣ дар фазои мамлакат; суст шудан ва ба ҳошия рафтани фаъолияти маданӣ-равшаннамоӣ; боло гирифтани яъсу ноумедӣ бар фазои сиёсӣ, иттилоотӣ, фарҳангӣ ва амсоли инҳо барин силсилаи нобасомониҳо як навъ дилсардию бетафовутиро дар миёни ниҳодҳои гуногуни иҷтимоӣ давлатӣ ба вучуд оварда буд. Дар чунин шароити мудҳиш ба сари кор омадан ва ба таври таъҷилӣ сару сомон додани ибтикороту тадбироти мушаххас чуръат ва худкифоияти вежаро тақозо менамуд. Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз бо шӯру шавқи миллии ва номуси ватандорӣ ба вазифаи Раиси Шӯрои Оли пазируфта шуда, аз рӯзҳои нахустини ҳукуматдорӣ, бо таъя бар вичдону имони яқин фазои муносиби зист ва муҳити бози сиёсӣ иҷтимоӣ ва фарҳангӣ муҳайё сохт. Илова ба сифатҳои волои шахсӣ ва ахлоқи миллию мардумӣ – маҳорат, матонат, ҳиммат, ҷасорат, садоқат, фазилат, шарофат, масъулият, адолат, самимият ва муҳаббат ба миллат ва марзубуми аҷдодӣ, ки Эмомалӣ Раҳмон тачасумгари он буд, имкон дод, ки дар як муддати кӯтоҳи таърихӣ муҳимтарин дастоварди башарӣ – сулҳу субот, амнияти ҳамбастагӣ, ваҳдат ва оромиши миллию мардумӣ дар минтақа фароҳам оварда шавад. Нақши Иҷлосияи тақдирсозро дар баҳамойии мардумӣ, созиши тарафҳои даргир, тақвияти Истиқлолияти давлатӣ ва рушди давлатдорӣ навини миллии муҳим арзёбӣ карда, Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (20 апрели соли 2012) ироа доштанд: *«Маҳз ба шарофати ин рӯйдоди муҳимми таърихӣ мо тавонистем, ки аркони давлатдорӣ ва шоҳаҳои фалаҷшудаи ҳокимиятро дар мамлакат барқарор гардонид, пояҳои истиқлолияти давлатии Тоҷикистонро қавӣ намоем. Муҳимтар аз ҳама ин аст, ки дар Ватани азизамон ваҳдати миллии, сулҳу пойдору суботи сиёсӣ иҷтимоӣ ва фазои озоди бунёдкориву созандагӣ фароҳам оварда шуд».*

Саъю талошҳои фаровони Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун феномени Иҷлосияи XVI Шӯрои Оли дар он замони ҳассос натиҷаи хуб доданд ва Тоҷикистон ба марҳилаи сулҳу субот ва ваҳдати миллии расид. Марҳилаи созиши миллии дар таърихи ватанӣ



Фарҳод РАҲИМӢ,
президенти Академияи
илмҳои ҶТ, академик

Тоҷикистон мисли Афғонистон майдони тохтутозҳои худхонону бегонагон мешуд. Ба ин масъала сарсарӣ ва сатҳӣ набояд нигарист. Ҷумҳурии Исломии Афғонистон наздик ба 200 соли охир дар оташи даргириҳои дохилӣ месӯзад ва ба ҷойи хомӯш шудан низоъҳо аз нав шӯълавар мешаванд ва мардуми минтақаро дар мусибату фоҷеа ниғаҳ медоранд. Саъю талошҳои ҷомеаи маданияи Афғонистон самар намедиҳанд, рӯз ба рӯз оташи ҷангу хунрезӣ ва даҳшату ваҳшат густурда мешавад. Мардумони Афғонистон дар орзуи сулҳу ваҳдат ба сар мебаранд.

Ҳамин Эмомалӣ Раҳмон буд, ки ҳанӯз аз нимаи дуҷоми солҳои навадуми асри гузашта расидагӣ намудан ва ҳалли мусолима-томези мушкилоти Афғонистонро ба мақомоти баланди сиёсии ҷаҳонӣ ва умуман, ҷомеаи ҷаҳонӣ мерасонанд. Ин маънии онро дорад, ки Сарвари давлати тоҷикон ҳамеша бар пояи гуманизм ва эҳтироми мардумӣ андеша ронда, мушкилоти Афғонистонро мушкили минтақавӣ ва глобалӣ дониста, мунсифона расидагӣ нашудани онро оянда барои ҷомеаи ҷаҳонӣ хатарнок мешуморанд ва тадриҷан тавсеа ва вусыат ёфтани зухуроти манфури терроризм, экстремизм, радикализм ва фундаментализми динию мазҳабиро дар микёси байналмилалӣ ба нодида гирифтани масоили вобаста ба ин кишвар марбут медонанд. Бо таваҷҷуҳ ба ин, таҷрибаи сулҳу ваҳдати миллии

ҳодисаи фаромӯшнашаванда маҳсуб меёбад ва дар ин марҳила нақши Сарвари давлат беназир аст. Агар кӯшишу заҳматҳои доимии Эмомалӣ Раҳмон намебуданд, на танҳо ба созиш ва ваҳдати милли намерасидем, балки қаламрави Ҷумҳурии

Эмомалӣ Раҳмон барои минтақа ва ҷаҳон дар ҳалли муноқишаҳои миллию мардумӣ ва динию сиёсӣ дар ҳар шакле омӯзанда аст. Танҳо як иқдоми ҳадафмандона ва пайгиронаи Сарвари давлат, ки тамомияти арзию худудӣ ва ризоияту ҳамдигарфаҳмии миллиро тавассути сулҳу ваҳдат таъмин намуд, басанда аст, то номаш дар таърихи ватанӣ ва ҷаҳонӣ абадан сабт гардад. Ба ин масъала ояндагон низ баҳои воқеӣ хоҳанд дод.

Дастовардҳои, ки имрӯз ба сифати арзишҳои миллию давлатдорӣ эътироф шуда, Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ месозанд, дар заминаи татбиқи ғояҳои олии Иҷлосияи XVI Шӯрои Олӣ ба даст омадаанд.

Истиқлолияти сиёсӣ ва давлатӣ, ки арзиши олии инсонӣ маҳсуб ёфта, тайи сиву як сол аст мардуми шарифи Тоҷикистонро ҳамсафарӣ мекунад, дар натиҷаи амалӣ гардидани барнома ва стратегияҳои ин иҷлосияи таърихӣ побарҷо мондааст. Ба қавли Эмомалӣ Раҳмон: «*Иҷлосияи XVI Шӯрои Олӣ бо тақозои таърих на танҳо тифли дар гаҳвора будаи Истиқлолиятро начот дод, балки тақдири ояндаи онро муайян сохт ва Тоҷикистони соҳибистиқлолро ба сӯйи ҷомеаи мутамаддин ва арзишҳои волои башарӣ ҳидоят намуд*». Аз ин ҷост, ки ба таври бояду шояд шинохтан ва қадр намудани арзишҳои сиёсӣ, маданӣ ва давлатдорӣ милли, ки натиҷаи ҳамин Иҷлосияи сарнавиштсози Шӯрои Олӣ ба ҳисоб рафта, минбаъд масири сохтмони давлати миллиро дар марҳилаи нави таърихӣ таъйин кардааст, вазифаи ҳар фарди солимақдди ҷомеа мебошад.

Албатта, давлатдорӣ ва мудирияти сиёсӣ кори ҳар кас нест, чуноне ки як зумра назарияпардозони дохилию хориҷӣ мепиндоранд. Ба дараҷаи пейвои сиёсӣ ва ниҳоят ба лидери милли расидан маҳорат, таҷриба, сиёсат ва ҷуръату масъулияти фавқулодаро тақозо менамояд.

Имрӯз низ сиёсати давлатӣ, ки таҳти роҳбарии Эмомалӣ Раҳмон ҷараён дорад, ҳадафҳои стратегӣ – расидан ба истиқлолияти энергетикӣ, раҳой аз бунбасти коммуникатсионӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ, санотикунони босуръати кишвар ва татбиқи сиёсати милли дар сатҳи иҷтимоиро пайгирона дунбол менамояд. Боварии комил дорем, ки миллати тоҷик зери роҳбарии хирадмандонаи Пешвои муаззами миллат ба ҳадафҳои стратегӣ худ ноил гардида, рушди ҳамачонибаи кишвар таъмин карда мешавад.



ПАЁМ–ОҒОЗИ КОМЁБИҲОИ НАВ

21 декабри соли 2021 санаи оғози муваффақияту пешравиҳои муҳим дар рушду нумӯи кишвари азизамон Тоҷикистони бихиштосо ба шумор меравад. Яъне, ҳамин санаи таърихӣ Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба тамоми сокинони кишвар ироа гардид. Қобили зикр аст, ки дар қатори мардуми сарбаланди диёр ҳайати шахсии Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз афсари олирутба то сарбози қаторӣ ҳама Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дарки амиқи масъулият тавассути оинаи нилгун тамошо карданд.

Фармондеҳи Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-лейтенанти гвардия Бобочон Ҷамолзода дар чаласаи васеъ бо муовинони фармондеҳ, сардорони раёсату шӯъбаҳои алоҳида ва командирони қисмҳои ҳарбӣ Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро шарҳу тавзеҳ дода, чиҳати иҷрои саривақтии дастуру супоришҳои дар он зикршуда, вазифагузори намуд. Таъкид шуд, ки Паём санади муҳими сарнавиштсоз ва созанда буда, дар амалии гардидани ҳадафҳои стратегияи мамлакат ва баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии мардум нақши асосӣ дорад. Ҳамчунин аз дастгириҳои роҳбарияти олии мамлакат махсусан Асосгузори сулҳу ваҳдати миллии Пешвои миллат нисбати афсарону сарбозон ёдрас гардид. Аз ҷумла аз якуми январӣ соли равон 25% зиёд гардидани маоши вазифавии хизматчиёни ҳарбӣ давоми мантиқии ғамхориҳои Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст, ки дар Паёми навбатӣ пешниҳод карда шуд.

Дар асоси Нақшаи чорабиниҳо оид ба иҷрои вазифаҳое, ки дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 21 декабри соли 2021 «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон» омадааст, дар Гвардияи миллии нақшаи алоҳида ба имзо расид, ки мавриди амал қарор дорад.

Матни пурраи Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар нашрияи «Родмардон» чоп гардида, инчунин дар сомонии расмӣ Гвардияи миллии ҷой кардашудааст, ки хизматчиёни ҳарбӣ ва дигар шахрвандон метавонанд аз он самаранок истифода намоянд.

Аз аввали соли хониш аз ҷониби масъулони раёсат оид ба корҳои сиёсӣ-тарбиявӣ гурӯҳи тарғиботӣ, ки аз ҳисоби собиқадо-

*Таъкид месозам, ки
танҳо азму иродаи қавӣ,
эътимод ба фардои нек,
заҳмати софдилона ба нафъи
Ватан ва давлат
метавонад моро ба
ҳадафҳои олимпиадон расонад.*

Эмомалӣ РАҲМОН

рони хизмати ҳарбӣ ва аҳли илму фарҳанг ташкил карда шуд, бо ҳайати шахсии қисмҳои ҳарбӣ воҳӯрда, нуктаҳои асосии Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро шарҳу тавзеҳ доданд. Силсилаи мулоқоту вохӯриҳо бо ҳайати шахсии афсарону сарбозон баргузор гардид, ки дар он намоёндагон аз вазорату идораҳо, кумитаҳои давлатӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, Маркази тадқиқоти стратегӣ, ҳуқуқшиносону сиёсатшиносон ва аҳли илму адаб иштирок намуда, маърузаҳо ва фикру андешаҳои худро пешниҳод намуданд. Дар нимсолаи аввал чорабиниҳо вобаста ба шарҳу тавзеҳ ва таҳлили нуктаҳои асосии Паём дар қисму воҳидҳои Гвардияи миллии 37 маротиба гузаронида шудааст.

Бо мақсади татбиқи Паём дар Гвардияи миллии курсҳои омӯзиши забонҳои хориҷӣ, аз ҷумла забони русӣ ва англисӣ ташкилу ба роҳ монда шуд, ки ба ин курсҳо афсарону прапоршиконии фармондеҳӣ ва қисмҳои ҳарбӣ ҷалб карда мешаванд. Қобили қайд аст, курсҳои омӯзишӣ дар нимсолаи якуми соли равон бо муваффақият ба охир расонида шуд. Курсҳои мазкур дар нимсолаи дуюм идома меёбанд.

Дар асоси дастуру супоришҳои Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҳайати шӯъбаҳои таъиноти махсус, пулемётчиёну миномётчиён, мерганҳо, норинҷакандозон ва воҳидҳои артиллерӣ ҷамъомадҳои таълимӣ гузаронида шуд. Ҳамчунин бо ҳайати шахсии ҷузъу томҳо машғулиятҳои ронандагӣ ва тирпаронӣ аз силоҳи гуногуни оташфишон дар машқгоҳи саҳроӣ доир карда шуд, ки дар баланд бардоштани маҳорату малакаи касбӣ ва омодабошии ҷангии қисму воҳидҳо мусоидат мекунад. Маврид ба зикр аст, ки аз тарафи ҳайати фармондеҳии Гвардияи миллии сатҳи омодабошии тамоми ҷузъу томҳои қимҳои ҳарбӣ ва сатҳи дониши афсарону сарбозон санҷида шуд. Бо боварӣ метавон гуфт, ки дастуру супоришҳои Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Гвардияи миллии татбиқи гардида, ҳайати шахсӣ тибқи нақшаи чорабиниҳои тасдиқгардида вазифаву уҳдадорҳои худро сарбаландона иҷро мекунанд.

Капитани гвардия
Неъматуллои ХОЛИҚ

«Дар дунё касе инкор карда наметавонад, ки об дар ҳастии инсоният дурри гаронбаҳост. Зеро об ин худи ҳаёт аст, об – рушд, тараққиёт, пешрафт ва об ин ояндаи ободу осудаи наслҳои нав мебошад. Мову шумо вазифадорем, ки ба хотири амалӣ гаштани ҳамаи ин шиорҳо ҷидду ҷаҳди хешро дарег надорем»

Эмомалӣ РАҲМОН

НҶШДОРУИ ОЛАМ



Имрӯзҳо об ва ҳифзи пиряхҳо яке аз масъалаҳои муҳим дар сайёраи Замин мебошанд. Ин ҳарду сарватҳои табиӣ таҳти таъсири тағйирёбии иқлим қарор доранд, ки боиси баландшавии сатҳи оби дарёҳо ва зиёд шудани офатҳои табиӣ мегарданд.

Мутаассифона, имрӯзҳо босуръат об шудани пиряхҳо дар Арктика, Антарктида, Гренландия ва дигар минтақаҳои олам мушоҳида менамоем, ки сабаби тағйироти иқлим гардида истодааст.

Давоми 70-80 соли охир дар натиҷаи тағйирёбии

иқлим ва гармшавии ҳаво аз 13 ҳазор пиряхи дар кӯҳсори Тоҷикистон мавҷудбуда беш аз 1 ҳазори он пурра аз байн рафтааст. Ин ҳама дар ҳолат, ки то шаст фоизи захираҳои оби Осиёи Марказӣ аз пиряхҳои Тоҷикистон сарчашма мегиранд.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин масъала диққати махсус зоҳир менамояд. Дар ҷаласаи Маҷмааи умумии СММ бахшида ба ҳадафи шашуми рушди устувор дар соли 2021 нисбати ин мушкилот иброз доштанд, ки пиряхҳо манбаи асосии оби тоза барои одамон дар рӯи замин мебошанд. Обшавии босуръати пиряхҳо ва афзоиши масрафи об вобаста ба афзоиши аҳоли ва рушди иқтисодӣ ба ҳаёт ва некӯахлоқии садҳо миллион нафар одамон таҳдид мекунад.

Қобили қайд аст, ки дар ҷаҳон 150 ҳазор дарёи фаросарҳадӣ вучуд дорад ва бино бар ин як ё ду давлат наметавонад беҳдошти онро таъмин кунад. Дар минтақаҳои фаросарҳадӣ набудани низоми ҳамкории зарурии байналмилалӣ имкон намедихад, ки амнияти оби ва тарзҳои обистифодабарии устувор барои ҳама ба таври зарурӣ ба роҳ монда шавад. Ҳамкории фаросарҳадӣ дар соҳаи об ҳамчун унсурӣ тавоно барои ноил гаштан ба нишондиҳандаҳои мақсадноки ҳадафҳои рушди устувори марбут ба об ва дигар ҳадафҳо бештар зарур мебошад.



Санаҳои 6-9 июни соли чорӣ бо ташаббуси ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастгирии Созмони Милали Муттаҳид дар пойтахти Тоҷикистон - шаҳри Душанбе Конфронси байналмилалӣ сатҳи баланд оид ба Даҳсолаи байналмилалӣ амал «Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028» баргузор гардид. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарияти Созмони Милали Муттаҳид, сохторҳои марбута, бахусус, аъзои Кумитаи байналмилалӣ машваратии Раванди оби Душанбе ва дигарон барои кумаку дастгирӣ дар раванди тадорукот ва баргузори Конфронс изҳори сипос намуданд.

Зимни суҳанронӣ Президенти мамлакат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон як қатор мушкилоту камбу-

диҳои вобаста ба обро таҳлилу баррасӣ намуданд. Аз ҷумла, Сарвари давлат зикр доштанд, ки дар дунё зиёда аз ҳашт миллион нафар ба оби нӯшокии бехатар ва зиёда аз дувуним миллиард нафар ба хизматрасонии оддитарини соҳаи беҳдошт дастрасӣ надоранд. Ҳар сол то сесад ҳазор нафар кӯдак дар синни то панҷсола ба иллати набудани дастрасӣ ба оби нӯшокии бехатар ва беҳдошт ба ҳалокат мерасад. Ҳамаи ин гувоҳи он аст, ки мо то ҳол дар иҷрои воқеии вазифаҳо ва ҳадафҳо дар арсаи таъмин намудани дастрасӣ ба оби нӯшокии бехатар ва беҳдошт ҷиддан ақиб мондаем. Ҳамзамон аз зарурати баргузори Конфронси Душанбе дар раванди омодагӣ ба Конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид дар соли 2023 ёдовар шуданд.

Баъди суҳанронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кори Конфронс муовини якуми Дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид, хонум Амина Муҳаммад, президенти Шӯрои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ Созмони Милали Муттаҳид (ECOSOC), намояндаи доимии Ботсвана дар СММ Колен Виксен Келапиле, муовини Дабири кулли СММ, Дабири кулли Конфронси СММ оид ба масъалаҳои марбут ба об дар соли 2023 ва ҳамраиси Конфронси дуҷуми Душанбе Лю Чженмин, муовини якуми Сарвазирӣ Ҷумҳурии Қазоқистон Роман Скляр, муовини Раиси Девони Вазирони Туркманистон Муҳаммадгулӣ Муҳаммадов, муовини Сарвазирӣ Ҷумҳурии Ўзбекистон Шухрат Ғаниев, Комиссари Иттиҳоди Ав-

*Ҳаёт аз оби нобу ҷовидон сарчашма мегирад,
Ва об аз қуллаи Боми Чаҳон сарчашма мегирад.
Ҳаёту об пайванданду андар созмони даҳр,
Зи фазли Пешвои тоҷикон сарчашма мегирад.*



рупӯ оид ба муҳити зист Синкявичюс Виргиниюс, ноиби президенти Бонки осиегии рушд Шиксин Чен, ноиби президенти Бонки аврупоии таҷдид ва рушд Марк Боуман, директори глобалии бахши соҳаи оби Бонки чаҳонӣ хонум Ченнифер Сара, варзишгари австралиягӣ хонум Мина Гули ва намояндаи ҷавонон, шаҳрванди Чад Дионнон Биенвину суханронӣ карданд.

Баромадкунандагон ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ташаббусҳои чаҳонии обу иқлим, дар сатҳи баланд ташкилу баргузор намудани Конфронси дуҷуми байналмилалӣ сатҳи баланд оид ба Даҳсолаи

байналмилалӣ амал “Об барои рушди устувор, солҳои 2018 - 2028” изҳори сипос карда, пешсафии Сарвари давлати Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар ҷодаи ҳалли мушкилоти марбут ба об ва иқлим дар арсаи олам махсус ёдовар шуданд.

Дар рафти Конфронс Сарвазири Шоҳигарии Нидерланд Марк Рютте ва Абдулло Шоҳид - Раиси Маҷмааи умумии Созмони Милали Муттаҳид бо навори видеоӣ ба иштирокчиёни ҳамоиш баромад карданд.

Онҳо ба Президент ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои талошҷову ташаббусҳо, ҳамкориҳои пурсамар бо Созмони Милали Муттаҳид ва ниҳодҳои он, инчунин ҳамраисӣ бо Шоҳигарии Нидерланд чиҳати ҳалли масоили марбут ба обу иқлим, изҳори миннатдорӣ карданд.

Қайд кардан ба маврид аст, ки Конфронси дуҷуми байналмилалӣ сатҳи баланд бахшида ба Даҳсолаи байналмилалӣ амал «Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028»

таҳти унвони «Пешбурди амал ва шарикӣ дар соҳаи захираҳои об дар сатҳҳои маҳаллӣ, миллӣ, минтақавӣ ва чаҳонӣ» дар бахшҳои алоҳида идома дорад.

Дар он наздики 2210 нафар намояндагони давлатҳои хоричӣ, созмонҳои байналмилалӣ минтақавӣ, ниҳодҳои байналмилалӣ молиявӣ, бахши хусусӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ, донишқадаҳо, ҷамоатҳои маҳаллӣ аз 178 давлати дунё иштирок намуданд. Зиёда аз 500 нафар намояндагони ВАО инъикоскунандаи ҷорабинии мазкур буданд.

Баргузориҳои ин конфронс бо 4 забон тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва арабӣ сурат гирифт.

Маврид ба зикр аст, ки чунин конфронс 22-24 марти соли 2023 дар шаҳри Нью-Йорк таҳти раисии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Подшоҳии Нидерланд баргузор хоҳад шуд.

Таҳияи
лейтенанти гвардия
Илоҳичон
НАСРИДДИНЗОДА





Сулҳ агар заррае ба чанг расад,
Шишаи оламе ба санг расад.

Ваҳдат - пойдевори сулҳ



Одамон дар ҳама ҷо ва дар ҳар рӯзгор барои сулҳ садо баланд мекунанд. Онро мепарастанд, сано мехонанд ва тараннум менамоянд. Барои сулҳ мубориза мекунанд, хун мерезанд ва барои пойдор мондани он шабу рӯз заҳмат мекашанд. Чунки сулҳ ҷавҳари муқаддасу ноёбест, ки чун обу ҳаво барои инсоният зарур аст. Билохира сайёраи Замин бо сулҳ пойдору зиндагӣ бо сулҳ рангину гуворост.

Насли калонсол воқеаҳои нангини хунини чанги шаҳрвандиро хуб дар хотир доранд. Гуруснагию зуроварӣ, таҳдиду таҷовуз, кинаварзӣ, қатлу куштор ва маҳалгароӣро ғоратгарии он рӯзгор то ҳанӯз дили онҳоро реш-реш менамояд. Он солҳо пиру барно ҳама ташнаи сулҳ буданд. Тоҷикистон мотамсароро мемонд. Аз ҳар хона, аз ҳар кӯча, аз ҳар маҳаллу ноҳия бӯии хун, бӯии нафрат ва бӯии кароҳат меомад. То водии Сулҳ расидан бениҳоят мушқил буд. Гуфтушуниди байни ҳукумат ва намояндагони муҳолифин моҳи апрели соли 1994 оғоз гардид. Гуфтушунидҳои ба имзо расидани Созишномаи истиқрори сулҳ ва ваҳдати миллий дар 8 давра гузаронида шуда, 40 моҳ тӯл кашидааст. Интизории беохирӣ сулҳ ба торҳои ҷони мардум нохун мезад. Хурду бузург дасти дуо бардошта,

мехостанд ҳарчӣ зудтар ба он рӯзи саид бирасанд. Ниҳоят ваҳдати миллий дар заминаи Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллий 27-уми июни соли 1997 ба даст омад. Он рӯзҳо Тоҷикистон тӯй дошт. Тӯии сулҳу ваҳдат, тӯии дӯстиву рафоқат, тӯии бародарию баробарӣ. Одамон ҳамдигарро ба оғӯш кашида мебӯсиданд, мегиристанд ва шукронаи сулҳи хучастапай мекарданд. Рӯзгори нав бо хандаву шодӣ ва дилҳои лабрезии фараҳ оғоз гардид. Тарсу ваҳм аз байн рафт. Ақлҳои тирагардида, рушану солим гашт. Бародар бародарро шинохту ҳамсоя ҳамсояро. Раҳнавардонро сафари бехатар, оворагонро манзил, гурезагонро ватани аҷдодӣ, ҷоҳилонро маърифат ва зиндонӣро озодӣ насиб гашт. Дар ин қофила тоҷик ба дунёи нав расид. Давраи навини давлатдориро дар роҳи бунёди ҷомеаи демократӣ Созишномаи сулҳ ибтидо гузошт. Аз он рӯзгор то ин дам халқи тоҷик ба қосиди ваҳдат дуруд мефиристад:

Салом ваҳдат, салом эй рӯҳи нек, салом эй нерӯи сулҳофар, ки амниятро саодатро пойдеворӣ. Салом эй падидаи ҷадид, ки дилҳоро тавону масарратро равонӣ. Пойи равон, дасти гиро, ақли расо, дидаи во ва сулҳу сафой дар ҳама давру замон. Дуруд ба ваҳдати тамоми халқҳои сайёра.

Озодагӣ

Дунё бозореро мемонад, ки дар он савдогару харидор ва бордору борбардор фаъолият менамоянд. Гоҳе байни онҳо созиш асту гоҳе

низоъ, гоҳе сулҳ асту гоҳе мочаро, гоҳе ваҳдат асту гоҳе нафрат. Дар ҳар сурат ғолиб бар нафс будан нишонаи озодагист.

Озмоиш

Озмоишҳо зиёду тӯлонианд, дар қофилаи умр. Асосе моро ба ин озмоишҳо рӯ ба рӯ месозад, ки мутааллиқи сарнавиштанд. Ин озмоишҳо ба монанди озмоиши бомбаи атомие, ки дар Хиросима ва Нагасаки солҳои ҷанги дуюми ҷаҳон озмуда шуда буд, нестанд. Он дар ин сарзаминҳо тухми марг кошту солҳои тӯлонӣ ба ҳаёти мардум нохун зад.

Ин озмоишҳо гоҳо як лаҳза ва гоҳо ҳафтаву моҳҳо идома меёбаду таъсири бевоситаи худро ба умри инсон мегузорад ва ё дар оинаи хотир дер боз нақш мебандад. Аз ин озмоишҳо гузаштан гоҳо барои инсон бисёр мушкил ва гарон меуфтад. Дар паси ин озмоишҳо нолаи модарон, ҳаёти духтарон, бахти ночури писарон, маломатҳои мардон, номуродии кӯдакон ва хуни ҳазор навҷавонон меистад. Заҳмҳо шифо меёбанд ва нақшу асароти он асабхоро харобу рӯхро афғор мекунад. Чӣ гунае, ки бошад, мо метавонем, аз уҳдаи гузаштан, аз ин озмоишҳо бароем. Муҳим он аст, ки набояд тан дод ба ҳар озмоиши зиндагӣ. Бояд дар қабулгоҳи тулӯи субҳи саодат, бо умеди табассумҳои маъсум бошем...

Дастӣ дӯстӣ

Мардон агар кори неку бо манфиатеро анҷом диҳанд, албатта ба ҳамдигар даст дода, мефишоранд. Ин амал шаҳодати ҳамдигарфаҳмӣ, розӣ будан дар амали кори хайре ё аҳд бастану ба сари мақсад омадан аст. Мардуми тоҷик на дар ҳар



маврид ба ҳамдигар даст медиҳанд. Даст додан ба ҳамдигар хулосаи охиринаи амалест, ки дар натиҷаи ваҳдат, созиш, ҳамфикрӣ, розигӣ, ҳамдилӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ ба субут расонда мешавад. Ба ҳамдигар даст

Моҳияти осуда зистан

Моҳияти асосии сулҳ осуда зистан аст. Вақте ки офтобакон – чароғони нурпола шабона роҳи морову дунёи моро чун рӯз равшан мекунад, дар кӯчаҳои шаҳр бетарсу ваҳм қадам монда, ҳамроҳи дӯсте сайр мекунем, аз ҳавои тоза нафас кашадаву аз чашмакзаниҳои ахтарон лаззат мебарем, сулҳ аст. Шаб осуда хуфтани дар рӯёҳои рангин дасту по задан низ сулҳ



аст. Субҳ бо шунидани оёти азони мурғакони шохсор бедор шудану ба маҷрои рӯзи нав ворид шудан ҳам сулҳ аст. Вақте ки тифлакони дар оғӯши гарми модарон ба ноз мехобанд, вақте ки аз ҳар сӯ садои хандаву шӯҳӣ ва мусиқии ҷаззоб меояд, ин ҳама сулҳ аст. Сулҳ аст, ки мо парвои оламу одам надорем. Вақте ки зиндагӣ бетарсу ваҳм сурат мегираду амну амонӣ барҷост, сад шукр, ки аз шарофати сулҳ аст. Аммо доништан зарур аст, ки тақвиятбахшандаи сулҳ ваҳдат аст.

додани мардон – ба қарори қатъӣ омаданро ифода мекунад.

Агар дар савдои хона, мошин, асбобҳои рӯзгор, интихоби арӯсу домод ва тамоми он чӣ, ки фурӯхтаву харида мешавад байни тарафайн мувофақат ба амал омад, ҳатман дастӣ созиш дода мешавад.

Ҳангоми даст додан, мард наметавонад аз раъйи худ баргардад. Пеш аз даст додан шахс бояд раъйи олий дошта бошад, то аҳду лафз нопок нагардад.

Мардон пеш аз он ки даст диҳанд, медонанд, ки ин аҳду амали муқаддасест, ки шикастанаш номумкин аст.

Замоне тамоми мардуми шарифи тоҷик нигарон буданд, ки кай байни ҳукумат ва муҳолифин мувофақат ба амал меояд. Нигарон буданд, ки кай сардорони ҳар ду

чониб ба ҳамдигар даст дода, дар боби сулҳу салоҳ мувофақат мекунанд.

Ин рӯзи муқаддас пас аз талошҳои зиёде дар таърихи 27-уми июни соли 1997 ба вукӯъ пайваст. Рамзи ин рӯзи муқаддас ду дасти матинест, ки ҳамдигарро аз рӯи ихлос, садоқат ва ҳамдигарфаҳмию дӯстӣ

бо панҷаҳои оҳанин саҳт мефишуранд. Чун ин раъи олий буд, то ин дам он шикаста нашуд ва ҳамчун рӯзи таърихӣ дар саросари кишвар ҷашн гирифта мешавад. Ин рӯзи сайид сулҳу ваҳдатро ба сарзамини тоҷикон эҳдо кард ва дар таърихи давлатдорӣ саҳифаи нав кушод.

Биёбон мешавад гулзор

Модарам мегуфт: Агар хоҳӣ, ки боиззату икром ва дар ҳар кор муваффақ бошӣ ҳатто дар оғил бо гов мувофиқат (созиш, ҳамфикрӣ, розигӣ) намо. Оре, зиндагии оромӣ осударо танҳо мавофақат ва машварат таъмин менамояд. Дар ин боб Ҳусайн Воизи Кошифӣ гуфтааст: «... ба ҳама кас аз аркон ва ақобиру асоғир машварат бояд кард, ки хирадмандонро чизе ба хотир расид, ки бузургонро дар замири нагзошта бошад ва ҳеҷ кас дар машварат зиён накарда».

Агар ба таърихи ниёгони худ рӯ орем, дармеёбем, ки онҳо аввалин вассофони сулҳу ваҳдат ва амну адолат буданд. Барои поянда нигоҳ доштани давлат ва таъмин намудани сулҳу салоҳ мероси бебаҳои онҳо дастури муҳимест.

Хотираҳои рӯзгори мактабхонию тақури намуда, яке аз машхуртарин масали Иван Крылов «Ку, шӯртан ва харчанг» -ро пайдо намудам. Дар он суҳан дар бораи он

меравад, ки ку, шӯртан ва харчанг аробаи пурборро хостанд ба манзил расонанд. Ҳар се ба ароба пайваст шуданд, аммо ҳар қадар кӯшиш карданд, натавонистанд аробаро аз ҷояш ҷунбонанд. Гап дар сари он буд, ки ҳар яке мувофиқи табиати худ - ку ба сӯи ҳаво, харчанг ба қафо ва шӯртан аробаро ба сӯи об мекашид. Дар натиҷа муроде ҳосил нашуд.

Хулоса, агар одамони гуногунтабӯ гуногунтабиат бо ҳамдигар мувофиқат накарда кореро оғоз кунанд, онро ба субут расонда наметавонанд. Ҳар кор бо қарори ягона, мувофақат ва ҳамдигарфаҳмӣ натиҷаи дилхоҳ медиҳад. Чун созиш ба миён ояд, вайронаҳо гулистон мешаванду оламе боғу бӯстон.

Биёбон мешавад гулзор,
Агар созиш бувад дар кор.



СУБҲИ ТОҶИК

*Субҳи тоҷик дар таҷаллӣ шуд зи бахт,
Даргузашт он рӯзгори сангу саҳт.
Дар фароғу роҳат омад марди кор,
Шуд насиби халқи одӣ тоҷу тахт.*

*Мулки хуршедии мо озод шуд,
Сокинонаш хурраму дилишод шуд.
Шомро истираи раҳшон расид,
Гӯшаи вайронаиш обод шуд.*

*Рехта тарҳи диёри нозанин,
Тарҳи дунёи саодатофарин.
Кохӣ зулму зӯру кин барҳам зада,
Дар нумув шуд Тоҷикистони навин.*

*Парфшон шуд парчами сулҳу зафар,
Зиндагӣ осуда гашту бехатар.
Тоҷикистон давлати поянда шуд,
Бегумон, шуд маҳзани илму ҳунар.*

Саодат САТТОРИ

Лоиқ ШЕРАЛИ

Раҳми парвардигори мо омад,
Нури ҳақ бар диёри мо омад.
Ҷанги бунёдсӯзи мо бигзашт,
Сулҳи бунёдкори мо омад.
Зиндагӣ сахттар зи мурдагӣ буд,
Ҳотифи зиндадори мо омад.
Кӯю барзан пур аз гадоён буд,
Фурсати шоҳкори мо омад.
Пири Канъоно, чашми ту равшан!
Юсуфи дилфигори мо омад.
Мурдаҳо норизо зи мо буданд,
Фотиҳа бар мазори мо омад.
Чор сӯ буд тирборонҳо,
Яке тири барори мо омад.
Ахтари наҳс аз сари мо рафт,
Ахтари саъд ёри мо омад.
Аз сари мо хазонфишон бигзашт,
Гулфишони баҳори мо омад.
Кӯҳсоро, бибахш настии мо,
Нангу ному виқори мо омад.
Ҳоли зору низори мо бигзашт,
Вақти ҷуду нисори мо омад.
Ҷанги девонавори мо бигзашт,
Сулҳи деринтизори мо омад.

7.01.1997 – Душанбе

ИДОМАИ ИҚДОМҲОИ ДҶСТОНА

Сафари расмӣ Фармондеҳи Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Гвардияи миллии Ҷумҳурии Ўзбекистон

Яке аз дастовардҳои муҳим дар 31 - соли Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон барқарор намудани робитаҳои ҳамкорӣ ва муносибатҳои гуногунсоҳа бо кишварҳои хориҷи дуру наздик мебошад, ки бо саъю кӯшишҳои бесобиқаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий-Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст омадааст.



мат барои таълиму тарбия намудани кадрҳои болаёқат, мутахассисони касбӣ фароҳам мебошад. Фаъолияти Гвардияи миллии Ҷумҳурии Ўзбекистон пеш аз ҳама ба таъмини амнияти ҷамъиятӣ дар самтҳои гуногун равона гардидааст. Хизматчиёни ҳарбие, ки дар сафҳои Гвардияи миллии Ўзбекистон хизмат мекунанд, хатмкардагони Донишгоҳи амнияти ҷамъиятии Ҷумҳурии Ўзбекистон мебошанд. Донишгоҳи мазкур муассисаи олиии ҳарбӣ ва илмӣ-тадқиқотӣ буда, мутахассисонро дар бахшҳои дипломатияи ҳарбӣ, ҳуқуқшинос, иқтисод, муҳандисӣ-техникӣ, тарбиявӣ-равоншиносӣ, фармондеҳӣ-тактикӣ дар сатҳи бакалавр

Дар асоси ҳамкориҳои дучонибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Ўзбекистон гурӯҳи хизматчиёни ҳарбии Гвардияи миллии тахти роҳбарии Фармондеҳи Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-лейтенанти гвардия Бобочон Ҷамолзода бо мақсади мустаҳкам намудани робитаҳои

ҳамкорӣ, мубодилаи таҷрибаи пешқадам ва шиносӣ бо шароити имкониятҳои афсарону сарбозон аз Гвардияи миллии Ҷумҳурии Ўзбекистон дидан намуданд.

Гвардияи миллии Ҷумҳурии Ўзбекистон яке аз сохторҳои бонуфуз дар Артиши миллии ин давлат буда, дар он шароитҳои муосири хиз-





ва магистр барои идомаи хизмат дар Гвардияи миллӣ ва Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Ўзбекистон омода менамояд. Ҳайати профессорону мураббӣ дар чорабиниҳои байналмилалӣ илмӣ – амалӣ иштирок карда, ба ғайр аз ин зиёда аз 1000 наشري илмӣ омода кардаанд. Дар ин донишгоҳ дар баробари чавонписарон духтарон низ имкон доранд, ки

мувофиқи қобилияту дониш маҳорату малакаи касбии худро такмил дода, дар оянда ҳамчун афсар хизматро идома диҳанд.

Қобили зикр аст, ки гвардиячиён аз илми муосир ва технологияи вертуалӣ пурсамар истифода мебаранд, ки барои мохирона иҷро кардани вазифаҳои хизматӣ хеле мувофиқ мебошад. Дар идомаи вохурӣ ҳайати

Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо шароити хизмат ва фаъолияти чанде аз ҷузъу томҳои Гвардияи миллии Ҷумҳурии Ўзбекистон шинос шуда, аз Боғи Ғалаба ва Маркази таълимии махсусгардонидашуда дидан намуданд.

Дар анҷоми вохурӣ роҳбарони сохторҳои Нақшаи ҳамкориҳои дучонибаро дар соли 2022 ба имзо расонданд, ки дар он татбиқи чорабиниҳо дар самти тайёр намудани кадрҳо, мубодилаву такмили ихтисос дар фаъолияти хизматӣ пешбинӣ гардидааст.

Ташрифи ҷонибҳо пайваста дар фазои дӯстӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва сатҳи баланди меҳмоннавозӣ сурат мегирад.

Соли 2022 робитаҳои ҳамкорӣ тақвият ёфт. Дар сафари расмӣ Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Ҷумҳурии Ўзбекистон Ёддошти тафохум дар бораи ҳамдигарфаҳмӣ байни Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Гвардияи миллии Ҷумҳурии Ўзбекистон ба имзо расид. Хизматчиёни ҳарбии ҳар ду ҷониб дар ҳайати гурӯҳҳо ба фаъолияти хизматӣ ҳамдигар шинос шуда, табудули андеша ва мубодилаи таҷриба намуданд.

Полковники гвардия
Хайринисо КОМИЛЗОДА.



Моҳи октябри соли 2022 Тоҷикистон ва Ўзбекистон 30-юмин солгарди барқарорӣ равобити дипломатиро ҷашн мегиранд.

2 июни соли 2022 санади стратегӣ – Эълomia дар бораи таҳкими дӯстӣ ва иттифоқи абадӣ миёни Тоҷикистон ва Ўзбекистон ба имзо расид.

Тайи се соли охир дар бахшҳои мухталифи ҳамкорӣ Ҳудуди 100 санади дучониба ба имзо расидааст.

Давоми шаш соли охир ҳаҷми муомилоти тиҷоратӣ миёни ду давлат 40 маротиба афзуд. Дар нақша аст, ки гардиши мол ба як миллиард доллар расонида шавад.

Ба татбиқи лоиҳаи муштараки Тоҷикистон ва Ўзбекистон оид ба сохтмони ду неругоҳи барқи обӣ бо иқтидори умумии 320 мегаватт дар рӯдхонаи Зарафиони Тоҷикистон иқдом карда шуд.

2022

СОЛИ ТАЙЁРИИ ҶАНГӢ

*Тақвияти иқти-
дори мудофиавии
кишвар ва омодабо-
иши ҷангӣ аз тайёр
кардани кадрҳои
соҳибкасбу содиқ ба
халқу давлати худ,
рӯҳияи ватандӯстиву
ватанпарастӣ ва худ-
шиносиву ҳудодоҳии
хизматчиёни ҷарбӣ
вобаста мебошад.*

Эмомалӣ РАҲМОН

Бо мақсади дар сатҳи баланд нигоҳ доштани омодабошии ҷангӣ, пайваста такмил додани маҳорату малакаи касбии ҳайати шахсӣ соли 2022 дар Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, “Соли тайёрии ҷангӣ” эълон гардид. Фармондеҳи Гвардияи миллии дар ҷамъбасти фаъолияти ҷузъу томҳои Гвардияи миллии дар шаш моҳи соли 2022 ба натиҷаҳои самти тайёрии ҷангӣ диққати ҷиддӣ зоҳир намуда, барои боз ҳам беҳтар намудани фаъолияти хизматӣ, ба ҳайати фармондеҳӣ ва командирони қисмҳои ҷарбӣ дастуру супоришҳои мушаххас дод.

Дарсу машғулиятҳои таълимӣ, сайқал додани донишҳои назариявӣ амалии ҳайати шахсӣ дар асоси барномаҳои таълимӣ амалӣ мегардад. Коркард ва татбиқи барномаҳои

таълимӣ, санҷиш ва назорати иҷроӣ дарсу машғулиятҳои тайёрии ҷангиро афсарони собиқадори раёсати тайёрии ҷангӣ бевосита ба зимма доранд.

Чуноне ки муовини фармондеҳи Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба тайёрии ҷангӣ ва махсус полковники гвардия Одиназода Аъзам маълумот дод, дар нимсолаи аввал аз ҷониби раёсати тайёрии ҷангии фармондеҳӣ 9 барномаи таълимӣ омода карда шуда, дастурамалҳо бо забони давлатӣ тарҷума ва коркард шуданд, ки айни замон дар қисмҳои ҷарбӣ мавриди истифода қарор доранд.

Бо мақсади пуррагардонии ҷузъу томҳо бо мутахассисони касбӣ дар заминаи қисми ҷарбии 051052 ва 051056 зиёда аз 230 нафар хизматчиёни ҷарбӣ дар курси тайёрии прапоршикон, командирони отделенияҳо ва мутахассисони хурди техникӣ бо муваффақият таҳсил карда, барои идомаи хизмат ба ҷузъу томҳо сафарбар гардиданд. Хатмкардагони курсҳои мазкур дар такмил додани донишҳои

ҳайати зердастон ва нигоҳ доштани омодабошии ҷангӣ саҳми зиёд доранд.

Дарсу машғулиятҳои таълимӣ бо ҳайати шӯбаҳои таъиноти махсус дар сатҳи зарурӣ доир карда мешавад. Дар ин давра бо



ҳайати шахсии таъиноти махсус баромадҳои саҳроӣ бо гузаронидани машғулиятҳои тактикийи махсус дар се марҳила сурат гирифт. Ҳайати шахсӣ машғулиятҳои гуногунро дар шароити кӯҳсор ва маҳалли аҳолинишин, аз ҷумла шаҳр аз худ карданд. Баромадҳои саҳроӣ бо машғулиятҳои назариявӣ оғоз шуда, бо машқҳои оташфишонӣ анҷом ёфтанд.





назариявӣ ҳайати шахсии артиллерияи муттаҳида ба машқгоҳи саҳроии Вазорати мудофияи Ҷумҳурии Тоҷикистон “Ҳарбмайдон”, ки 200 километр дур аз пойтахт ҷойгир аст, сафарбар гардиданд. Ҳайати муттаҳидаи воҳидҳои артиллерии Гвардияи миллиро подполковники гвардия Муҳибуллозода Исматулло, командири қисми ҳар-



Масъулини тайёрии ҷангӣ ба сатҳи сифати омодагии пулемётчиёну миномётчиён, мерганҳо ва норинҷакандозон низ тавачҷуҳи махсус зоҳир менамоянд. Ҳамин аст, ки бо ин ҳайат ҷамъомадҳои таълимӣ доир карда шуда, аз ҷониби афсарони бо-таҷриба дарсу машғулиятҳо гузаронида мешавад. Рӯзи охири ҷамъомадҳои таълимӣ аз иштирокчиёни ҷамъомад санҷиш гирифта



шуд, ки натиҷаҳо қонёқу-нанда мебошанд.

Ҳар як давраи таҳсил воҳидҳои артилерӣ низ ба машғулиятҳои саҳроӣ фаро гирифта мешаванд. Моҳи апрели соли равон баъди анҷоми машғулиятҳои



бии 051064 роҳбарӣ намуд. Машғулиятҳои дастурдиҳӣ пеш аз оғози тирпаронӣ бо воҳидҳои артиллерӣ, зенитиву миномётӣ гузаронида шуд. Нишонрасии воҳидҳои артиллерӣ, ба хусус аз силоҳи “Град” хеле ҷолибу даҳшатзо буд. Дастаҳо нишонро моҳирона ба ҳадаф расонданд.


Ба чунин машқҳои амалии саҳроӣ ҳаёти шахсии қисми ҳарбии 051056 низ ҷалб гардид. Воҳидҳои артиллерӣ, зенитиву миномётӣ, гурӯҳҳои пулемётчиёну норинҷакандозон ва экипажи мошинҳои зиреҳпӯши ҷангӣ машғулиятҳои амалии оташфишониро дар машқгоҳи саҳроии «Чоррук-даррон» доир карданд. Рафти машғулиятҳои саҳроиро фармондеҳи Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-лейтенанти гвардия Бобочон Ҷамолзода назорат карда, донишу маҳорат ва малакаи касбии афсарону сарбозонро баҳогузорӣ кард. Фармондеҳи Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамъбасти машғулиятҳои оташфишонӣ таъкид намуд, ки ҳарчанд натиҷаи машғулиятҳо самарабахш бошад ҳам, мо бояд дар иҷрои вазифаҳои ҷангӣ дучанд масъулият ҳис намуда, тайёрии ҷангӣ ва омодабошии ҷангиро дар сатҳи баланд нигоҳ дорем. Ҳар як хизматчиӣ ҳарбӣ баҳри сайқал додани маҳорату малакаи касбии худ аз ҳарвақта дида бештар талош намояд.

Натиҷаи дарсу машғулиятҳо буд, ки машқҳои амалии оташфишонӣ аз ҷониби хизматчиёни ҳарбӣ пай дар пай ва моҳирона иҷро карда шуд. Воқеан, барои самарабахш анҷом додани машғулиятҳои амалии тирпаронӣ, машғулиятҳои назариявӣ заминаи асосӣ мебошад. Аз ин рӯ бояд машғулиятҳои назариявӣ дар қисму воҳидҳо тибқи ҷадвали дарсӣ пурра гузаронида шаванд.

Капитани гвардия
Неъматуллои ХОЛИҚ



Бахусус, дар шароити ҷаҳонишавӣ ва рушди технологияҳои иттилоотӣ, ки воридшавии унсурҳои бегонаро ба фарҳанги миллии осон гардондааст, рӯ овардан ба таърих ва огоҳ будан аз аслу насаби хеш барои ҳар як фарди миллат, хусусан, насли наврасу ҷавон зарур ва ҳатмӣ мебошад.



ШИНОСНОМАИ МИЛЛАТ

Мардуми шарафманду сарбаланд ва саодатманди Тоҷикистон аз неъматҳои бебаҳои Истиқлолияти давлатӣ баҳра бурда, бо тамоми ҳастӣ дарк менамоянд, ки Истиқлолият муқаддастарину азизтарин неъматҳои ҳаёт, рукни асосии давлати озод, рамзи шарафу номуси ватандорӣ ва нерӯи таконбахши ҳаёти ҳаррӯзаи мо мебошад. Маҳз фазои озодӣ, сулҳу осоиштагӣ ва ваҳдати ягонагист, ки имрӯзҳо мо дар тамоми самтҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷомеа озодона метавонем таҳсил ва қору фаъолият намоем.

Боиси хурсандӣ ва шуқрузорист, ки Истиқлоли давлатии Тоҷикистон барои рушду нумӯи тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа шароити мусоид фароҳам овард. Маврид ба зикр аст, ки бо ташаббусу дастгириҳои ҳамарӯзаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллии-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар радиои самтҳои гуногуни илму маърифат ба соҳаи

китобдорӣ низ тавачҷуҳи хоса зоҳир карда мешавад. Воқеан, дар ташаккули андешаи миллии ва таҳкими истиқлолият нақши китоб хеле бузург аст. Маҳз ҳамин дастгириҳои маърифатпарваронаи Пешвои

муаззами миллат аст, ки соҳаи китобдорӣ, илму ирфон рӯз то рӯз рушд намуда истодааст. Пӯшида нест, ки китобу китобхона на танҳо дар тарбияи маънавии наврасону ҷавонон мавқеи муҳим дорад, инчунин дар пешгирии онҳо аз ҳар гуна ҳаракату рафторҳои ношоиста ва шинохтани саргузашти худ саҳми сазовор доранд.

Тақя ба ин андеша, мебошад қайд намуд, ки давлату ҳукумати мамлакат барои рушди соҳаи китобдорӣ ва баланд бардоштани сатҳи маърифати аҳолии кишвар пайвасти тадбирҳои муассир меандешанд. Далели равшани гуфтаҳои боло бо дастури Пешвои муаззами миллат соли 2021 дар арафаи таҷлили 30 - солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон китоби «Тоҷикон»-и Қаҳрамони Тоҷикистон, академик Бобоҷон Ғафуров бо сифати баланд аз нав нашр гарида, ҳамчун тухфаи идона аз номи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллии-Пешвои мил-

Эмомалӣ РАҲМОН

лат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳар як оилаи кишвар тақдим гардид. Ин иқдоми наҷиб аз ноҳияҳои ВМКБ оғоз гардид. «Рӯҳи равони фарзанди фарзонаи тоҷик академик Бобоҷон Ғафуров шод бод, ки шоҳасари безаволи ӯ «Тоҷикон» воқеан шиносномаи миллати мо гардида, барои ташаккули худшиносии миллии ва рушди тафаккури таърихии мардуми мо хидмати арзанда намуд. Ин марди бузург аз осорхонаи беинтиҳои таърих осори тамаддун ва мероси фарҳангии миллати тоҷикро зара-зара чамъ оварда, ба риштаи таҳрир кашаида, танзиму давранбандӣ кард ва ба оламиён исбот намуд, ки тоҷикон қадимтарин сокинон ва соҳибони ин марзубум буданд ва ҳастанд» менависанд, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар асари худ «Тоҷикон дар оинаи таърих. Аз Ориён то Сомониён».

Ҳамзамон бо Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ифтихори 115-солагии академик Бобоҷон Ғафуров соли 2023 озмуни ҷумҳуриявии «Тоҷикон» — оинаи таърихи миллат» баргузор мегардад.

Барои дар сатҳи баланд доир гардидани озмуни мазкур вазоратҳои маориф ва илм, фарҳанг, Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, Иттифоқи нависандагони Тоҷики-

стон, кумитаҳои телевизион ва радио, кор бо ҷавонон ва варзиш, кор бо занон ва оила, Муассисаи давлатии «Китобхонаи миллӣ»-и Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадор гардидаанд.

Ҳамчунин ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон супориш дода шудааст, ки аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои соли 2023 пешбинӣ гардидаанд, ба Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати амалӣ намудани чорабиниҳои мазкур 1 480 000 (як миллиону чорсаду ҳаштод ҳазор) сомонӣ ба таври нақд ҷудо намояд.

Шоиста ба зикр ва таҳсин аст, ки ҳар як иқдом ё санае, ки аз олами афқору андешаҳои сабзу созандаи Пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ



аввал ва сарбози қатории гвардия Ваҳдатшо Мариншоев сазовори ҷойи дуҷум гардиданд.

Қайд кардан ба маврид аст, ки дар ин озмун фарзандони хизматчиёни ҳарбӣ низ фаъолона иштирок намуда, сазовори ҷойҳои намоён гардиданд. Подполковники гвардия Сайфуддинзода Дилшод, сардори шӯбаи уқуқи

натсия адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифойи миёни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёна сазовори ҷойи аввал ва духтараш - Сайфуддинзода Махфират аз рӯи номинатсияи адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифойи миёни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёна дар байни синфҳои 5-11 сазовори ҷойи дуҷум гардид. Алҳол ду даври озмуни мазкур сипарӣ шуд ва барои ду даври дигари озмун пайваста талошдоранд, то адабиёти зиёде аз эҷодиёти шоирони муосир аз бар намоянд. Боварии комил дорем, ки дар даври ниҳоми озмуни «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» дастболо мегарданд.

Маврид ба зикр аст, ки нақш, мақоми китоб ва китобхона дар байни ҷавонон рӯз аз рӯз афзун мегардад. Китоб аз гаронбаҳотарин мероси ниёгонамон буда, ба шарофати он насли имрӯзу оянда аз олами тамаддун, маънавиёт, адабиёт ва мактаби бузурги худшиносии миллӣ огаҳӣ меёбанд.

лейтенанти гвардия
Илоҳичон
НАСРИДДИНЗОДА

Ҳадафи мо аз баргузориши озмунҳои «Илм-фурӯғи маърифат», «Тоҷикистон-Ватани азизи ман», «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» ва олимпиадаву озмунҳои гуногун тақвият бахшидани хувияти миллӣ, ҳисси ифтихор аз таъриху тамаддуни бостонии халқамон, боз ҳам баланд бардоштани сатҳи саводнокиву маърифатнокии мардум, қабл аз ҳама, наврасону ҷавонон, тақвияти завқӣ зебопарастии онҳо ва пайдо кардани истеъдодҳои нодир аз байни наслҳои ояндасоз мебошад.

Эмомалӣ РАҲМОН

Раҳмон арзи вуҷуд мекунад, боиси болоравии маънавиёти мардум, баҳусус насли ҷавон ва умуман қишрҳои мухталифи ҷомеа мегардад.

Дар озмуни ҷумҳуриявии «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» дар соли 2021 ду нафар хизматчиёни ҳарбии Гвардияи миллӣ иштирок намуда, сазовори ҷойҳои намоён гардиданд. Аз ҷумла сарбози қатории гвардия Ансоралӣ Эшбеков сазовори ҷойи

раёсати қорҳои фармондеҳии Гвардияи миллӣ ба тарбияи фарзандон диққати ҷиддӣ зоҳир менамояд. Аз ин ҷост, ки ҳар кадоме аз фарзандонаш ду-се забони хориҷиро медонанд. Дар баробари ин иштирокчиёни фаъоли озмунҳои ноҳиявӣ, шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ мебошанд. Соли 2022 дар озмуни ноҳиявии «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» писараш - Сайфуддинзода Саймуҳаммад аз рӯи номи-

Ташкил намудани сайру саёхат ба маконҳои таърихӣ ва тамошоӣ манзараҳои дилписанд, ободиву шукуфоии пойтахти кишвар – шаҳри Душанбе дар нақшаи кории масъулини корҳои сиёсӣ – тарбиявӣ яке аз чорабиниҳои асосӣ мебошад, ки дар баробари сарбозон афсарон ҳам ба он ҷалб мегарданд.

Ҳаёти шахсии Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз намоиши мероси нодири ниёғони миллати тоҷик — «Тоҷикистон-кишвари дарёҳои тиллоӣ», ки дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон манзурӣ тамошобинон гардид, аз наздик шинос гардиданд. Қобили қайд



гуногуни таърихии миллати тоҷик, ба монанди давраи пеш аз мелод - «Оини зардуштӣ», «Империяи ҳахома-нишиҳо», «Давлати Юнону Боҳтар»,

«Тоҷикистон-кишвари дарёҳои тиллоӣ»

аст, ки Намоишгоҳи нигораҳои таърихии Тоҷикистон зери унвони «Тоҷикистон – кишвари дарёҳои тиллоӣ» дар Осорхонаи ҳунарҳои осии «Гиме»-и шаҳри Париж бо иштироки бевоситаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Президенти Ҷумҳурии Фаронса мухтарам Эммануэл Макрон ба шарафи 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар останаи сиюмин солгарди муносибатҳои дипломатии Тоҷикистон ва Фаронса ифтитоҳ ёфта буд. Намоишгоҳи «Тоҷикистон – кишвари дарёҳои тиллоӣ» бо мақсади муаррифӣ намудани тамаддуну фарҳанги қадимии тоҷикон дар мисоли ёдгориҳои бостонӣ, ки дар мавзӯҳои таърихии мамлакат, аз ҷумла Саразми бостонӣ, Тахти Сангин, Панҷакенти қадимӣ, қалъаи Кофарниҳон, Хулбук, Ачинатеппа дарёфт шудаанд, ташкил шудааст. Ҷуноне ки масъулини Осорхона маълумот доданд, дар намоишгоҳ ҳудуди 300 адад ёдгории таърихӣ ба маърази тамошо гузошта шуда, имкон фароҳам меорад, ки бо таърихи беш аз шашҳазорсолаи миллати тоҷик шинос шавем.

Хизматчиёни ҳарбӣ ҳангоми тамошоӣ намоишгоҳи «Тоҷикистон – кишвари дарёҳои тиллоӣ» бо осори давраҳои энеолит ва биринҷии шаҳраки Саразми бостонӣ, ки ба Феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО шомил гардидаанд, инчунин ёдгориҳои таърихии Тахти Сангин, Панҷакенти қадим, қалъаи Кофарниҳон, Хулбук ва Ачинатеппа шинос гардида, ҷаҳони маънавии худро оид ба давраҳои

«Империяи кушониён» ва «Давлати сосониён» ганӣ гардонанд.

Муовини фармондеҳи Гвардияи миллӣ оид ба корҳои сиёсӣ-тарбиявӣ полковники гвардия Муҳаммаднаим Собирён ҳангоми тамошоӣ нигораҳо таъкид кард, ки «тоҷикон аз азал соҳибфарҳангу тамадунофар буда, таърихи хеле қадима ва ибратбахш доранд. Мо мардуми тоҷикро зарур аст, ки дар замони ҷаҳонишавии арзишҳо барои тарбияи фарҳанги миллии ҷавонон саъю кӯшиш намоем. То ин ки насли оянда аз фарҳанги ниёгон баҳраманд гарданд». Ҳамчунин нишони эҳтиром, таасурот ва таманиёти нек аз тамошоӣ Осорхонаи миллӣ дар китоби махсус, ки хотираи меҳмонон сабт мегардад, аз номи тамоми хизматчиёни ҳарбӣ, имзо гузоштанд.

Дар интиҳо хизматчиёни ҳарбӣ дар останаи Осорхонаи миллии Тоҷикистон акси хотиравӣ гирифтанд.

Полковники гвардия
Хайринисо КОМИЛЗОДА



ИРАМ-ШАБЕҲИ РАВЗАИ РИЗВОН

Боғи ботаникии Ирам, аз боғи афсонавии Ирам, ки гӯё замоне Шаддод ном подшоҳ дар Яман сохта будааст, камӣ надорад. Одамон метавонанд бо меҳнати худ мӯъҷиза офаранд ва «буд набуд»-и афсонахоро ба «ҳаст ва хоҳад буд»-и ҳақиқат табдил диҳанд.

Боғи ботаникии Академияи илмҳои Тоҷикистон (Боғи Ирам) мутааллиқи ноҳияи Исмоили Сомонӣ буда, дар қисмати шимолӣ шаҳри Душанбе ҷойгир аст, ки ҳудуди беш аз 40 гектарро ишғол мекунад. Боғи ботаникӣ соли 1933 дар Сталинобод (ҳозира Душанбе) бунёд шудааст. Аввалин гулу бутта ва дарахтони шинондашудаи боғ, мутобик ба қитъаҳои Европа, Сибир ва Осиёи Шарқию Марказӣ, Баҳри Миёназамин ва Америкаи Шимолӣ мебошанд. Дар боғи ботаникии «Ирам» бехтарин намунаҳои бутта-

ву дарахтон қариб аз тамоми гӯшаву канори дунё чамъ оварда шудааст, ки аксарияти онҳо ба «Китоби сурхи табиат» ворид шудаанд.

Соли 2001 бо қарори ҳукумати шаҳр боғи ботаникӣ номи Боғи «Ирам»-ро гирифт. Дар баробари иваз шудани ном, симои он ба кулли тағйир ёфта, ҷойи дӯстдоштаи сокинону хориҷиён гаштааст.

Соли 2007 дар қисмати шимолӣ хиёбони боғ мамнӯъгоҳи этнографӣ дар асоси меъмориҳои халқӣ, дар фазои кушод бунёд шуд. Дар ин мамнӯъгоҳ хонаҳои анъанавии сокинони гӯшаву канорҳои гуногуни Тоҷикистон ва инчунин биноҳои истехсолӣ (аловхона, меҳмонхона, ҳаммом, чувозхона, осиб ва ғайраҳо) сохта шудааст. Дар арафаи ҷашни 20-солагии Истиклолияти кишвар (2010-2011) дар ҳудуди боғ

айвонҳои сернақшу нигори милли (сухбатчо) сохтанд, ки гирду атрофи онҳоро ҳайкалчаҳои ҳайвоноту парандагон оро медиҳанд. Инчунин барои истироҳати тамошобинон нимқатҳои ҷӯбин низ гузошта шудааст.

«Шаҳрчаи хунармандон» гӯшаи дигари боғро оро медиҳад, ки дар он ҷо хунарҳои мардумӣ ва санъати рӯзгордории халқи тоҷик ҳам намоиш дода мешаваду ҳам дар амал иҷро карда мешавад. Боғи «Ирам» бо ҳамаи шукӯху шаҳомати худ метавонад миллати тоҷик ва санъати миллии халқи моро дар тамоми дунё муаррифӣ намояд.

Даромадгоҳи марказии боғ аз кӯчаи Самад Ғанӣ оғоз мешавад. Даромадгоҳи дигари он дар тарафи шимолӣ воқеъ аст. Қабули меҳмони хориҷӣ ва шаҳрвандон маҳз аз ҳамин дарвоза сурат мегирад.

Муҳити сабзбаҳор

Боғи ботаники «Ирам» мухитест ҳамеша пуртаровату зебо. Аммо ҳукмронии ҳар фасли сол вобаста ба табиату хусусияти худ ба кас эҳсоси дилангезе мебахшад. Хусусан субху шоми он басо дилкашу дилрабост. Азбаски Боғи «Ирам» яке аз иншоотҳои махсусан муҳими давлатӣ ба шумор меравад, ҳифзу ҳимояи онро Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба уҳда дорад. Барои огаҳӣ ёфтан аз фаъолияти хизматчиёни ҳарбӣ дар иншооти муҳими давлатии Боғи «Ирам» саҳарии пурсафое озими он шудем. Моро навбатдори нуқтаи назорати гузаргоҳи №2-юми иншооти Боғи «Ирам» капитани гвардия Ғайратӣён Ризвон пешвоз гирифт. Назорат кардани даромад ва баромади коргарони иншоот дар асоси рухсатнома ва инчунин ворид ва хорич шудани молу амволи ҳудуди он вазифаи асосии

онхост. Сарбозони қатории гвардия Саидов Шодмон ва Тухташев Ҳасан дар назди даромадгоҳ аз пайи адои хизмат буданд. Нигоҳи тезбину зираконаи онҳо ягон нуқтаи иншоот ва даромаду баромади меҳмононро аз мадди назар дур намонд. Аз суҳбат бо онҳо дарёфтем, ки қалби саршор аз меҳру муҳаббат нисбат ба миллат ва ватани аҷдоди худ доранд ва тайёранд дар майдони корзор низ ҳастӣ ва буду набуди хешро бахшанд.

Ба суҳбати мо ёвари коменданти иншооти Боғи «Ирам» подполковники гвардия Абдуқодирзода Тағоймурод мепайвандад. Онҳо вазифаҳои имрӯзро таҳлил намуда, иброд доштанд, ки барои назорат кардани иншооти Боғи «Ирам» ҳайати шахсии қаровул аз қисми ҳарбии 051054 Гвардияи миллии шабонарӯз сафарбар карда мешавад. Онҳо дар бастҳо ва хатсайрҳо ҳаракат карда, хизмати патрулиро

анҷом медиҳанд. Сарбозон вазифаи хизмати худро хуб адо карда, ба хурдтарин чузъиёти боғ аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд ва ҳифзу ҳимояи боғро вазифаи муқаддаси худ медонанд. Чорабиниҳои давлатие, ки дар ҳудуди боғ гузаронида мешавад, зери назорати афсарон ва сарбозон қарор дорад.

Аз ҷониби комендант ва ёвари он ҳамарӯза наряди шабонарӯзие, ки ба иншооти Боғи «Ирам» сафарбар мегардад, оиди пешбарии хизмат дастур дода мешавад. Барои сарбозоне, ки дар ин ҷо хизмат мекунанд тамоми шароит муҳайёст.

Ба тамошобинон дар дохили боғ кашидани сигор ва истифодаи нӯшокиҳои спиртӣ манъ аст. Дар роҳраву гулгаштҳо партофтани партовҳо низ иҷозат дода намешавад. Дар дифои иншооти давлатии Боғи «Ирам» хизмати софдилонаи хизматчиёни ҳарбии Гвардияи миллии бениҳоят калон аст.





Хуснофарандагони асосӣ

Хангоме, ки мо дар сахни даромадгоҳ суҳбат доштем, гурӯҳи сайёҳони хоричӣ ба боғ ворид шуданд. Онҳо ба ҳар буттаву дарахт ва гулу гиёҳ хусни тавачҷуҳ доштанд. Мо низ дунболи онҳо роҳ гирифтем. Моро коменданти иншооти Боғи «Ирам» подполковники гвардия Сайфуллозода Хуснидин роҳбаладӣ мекунад. Ба роҳрави дасти чап, ки ду тарафи он бо буттаҳои баланди ороишӣ оро ёфтааст, ворид мешавем. Каме дуртар ба қитъаи «Базми гулҳо» расидем. Солҳои охир дар кишвари мо чакан на танҳо дар рӯи матоъ, балки дар рӯи замин низ тасвир меёбад.

Дар ин қитъа низ бо нақшу нигори чакан хунари муъҷизаофари гулшинонӣ ба роҳ монда шудааст, ки муди охири муосир махсуб меёбад. Дар ин ҷо барои хотира тамошобинон расм мегиранд, арӯсу домод сабти тӯй мекунанд ва сарояндагону раққосаҳо клипҳои худро ба навор мегиранд. Аз пеш моро анбӯҳи дарахтони гуногун пешвоз мегиранд. Сарви ҳамешабахор (соли 1961), Меҳаки чилдор (с.1960), Ёси хиндӣ (с.1954), Чормағзи америкой (с. 1941), Садаи ҳақиқӣ (с.1934), Булутӣ кастонашакл (с.1934), Хилопси (с.1978), Сарви аризонӣ (с.1954), Кладрастиси зард (с. 1937), Будоғ (с. 1969),

Сарви ботлоқӣ (с.1956), Лолагул (с.1934), Маҳония (с.1937), Чормағзи тира-ранг (с, 1934), Секвоядендрони азимҷусса (с.1964), буттагулҳои Сарви Лавсон (с.1978), Магнолияи гулкалон (с. 1961, с. 1977), Юккаи баргхамида (с.1961), Юккаи элата (с. 1959), Юккаи осмонранг (с.1961), Юккаи полид (с. 1961), Каликанти гулдор (с. 1962) ва ғайраҳо, ки диққати ҳар бинандаро ҳам бо синну сол ва ҳам бо шахомату зебӣ ба худ мекашад. Роҳбалад ба мо гуфт, ки Булутӣ кастонашаклро дарахти қувватбахшанда низ мегӯянд, ки диаметри он зиёда аз 6 метр аст. Чормағзи америкойро на танҳо хӯрдан, балки шикастан низ номумкин аст.

Дар қитъаи садбаргзор мо ба намудҳои гуногуни садбарг, ки саду як ранг доштанд, ошно шудем. Гулҳои зиёде, ки мутааллиқи кишварҳои хоричанд, хусни боғро афзун менамояд. Аммо хуснофарандагони асосии боғ гулписарони Гвардияи миллӣ мебошанд, ки тинҷиву амонии ин иншооти муҳими давлатиро таъмин менамоянд, бо хусни чавонӣ, ғайрату диловарӣ, рашки сад чаманро меоранд. Хизмати софдилонаи сарбозонро дар нуқтаҳои асосии иншооти Боғи «Ирам» мушоҳида намуда, саодати абади барояшон таманно намудем.

«Хонаи сангин»

Агар хоҳед, ки то Бадахшон роҳи дарозро тай накарда, «Хонаи сангин»-и бадахшонӣро аз наздик бинед, ба деҳаи шарқии Боғи «Ирам» биёед. Шифаи баланде гирдогирди «Хонаи сангин»-и бадахшонӣро ихота кардааст. «Хонаи сангин» ба шакли осорхонаи этнографӣ амал

мекунад. Дар як гӯшаи он курсиҳои кандакорӣ ва асбобҳои мусиқӣ гузошта шуда, барои иҷро намудани созу навои бадахшонӣ омода карда шудааст. Дар фарши хона намадҳои қадима андохта шуда, тахти курпаву курпачаҳои мардуми Бадахшон ба намоиш гузошта шудааст. Китоб-

хонаи хурдакаке низ вучуд дорад, ки дар он китобҳои гуногун оиди таърихи Бадахшон чамъ оварда шудааст. Дар гӯшаи дигари осорхона намудҳои гуногуни асбобҳои рӯзгор, пойафзор ва либосҳои хоси мардуми Бадахшон ҷой дода шудааст.

Шахраки олимон

Дар дохили Боғи «Ирам» Институти ботаника, физиология ва генетикаи растаниҳо ва Маркази иноватсионӣ, биология ва тибби АМИТ воқеъ аст, ки дар он ходимони зиёди илмӣ фаъолият мекунанд. Онҳо дар қитъаҳои таҷрибавӣ растаниҳои шифобахш, зироатҳои ғалладонагӣ – боқило, гандум, соя, ва чавро парвариш карда,

бо мутобиқшавии организмҳои зинда дар шароитҳои гуногуни кишварамон амалӣ менамоянд ва навъҳои нав ба нави муфиди растаниҳоро ба вучуд меоранд. Солҳои қабли гандуми тирамоҳӣ дар шароити Сиёҳкӯҳи мавзеи Зиддӣ кошта намешуд. Дар натиҷаи тадқиқотҳои зиёд олимон гандумро бо муҳити маҳал мутобиқ

намуда, имсол ҳосили хуб гирифтанд. Дастовардҳои олимон дар хоҷагии халқи кишвар назаррас аст. Ният он аст, ки бозори истеъмолӣ мардум бойю пургановат гардонда шавад. Онҳо қорҳои илмии худро дар муҳити оромӣ осуда ҷимоя карда, аз хизматҳои шоистаи ҳайати шахсии гвардия миннатдоранд.

Муҳити оромӣ осуда

Имрӯзҳо Боғи ботаники «Ирам» ба боғи фарҳангӣ табдил ёфта, ҷойи дӯстдоштаи сокинони кишвар ва сайёҳон гардидааст. Чорабиниҳои фарҳангӣ, иду чашнвораҳо, намоишгоҳҳои хунароҳи мардумӣ ва рассомон дар боғ гузаронида мешавад. Ҳазорон одамон аз гӯшаву канори Тоҷикистон ба дидани боғ омада, ҳаловати тоза мегиранд. Ба ҳукми анъана даромадаст, ки навхонадорон низ дар ин ҷо тӯйи арӯсии худро гузаронда, сабт мекунанд ва барои хотираи абадӣ расмҳои рангину босифат мегиранд.

Муҳити боғ оромӣ беолоиш буда, амнияти тамошбинону кормандони он бо шарофати заҳматҳои шаборӯзии хизматчиёни ҳарбии Гвардияи миллӣ таъмин карда мешавад.

Шабехи равзайи ризвон аст ин ҷо, чунки озоре нест, хуррамиву сарсабзист, ишк асту муҳаббат, садоқат асту масаррат ва ниҳоят роҳат асту истироҳат. Марҳамат ба макони осудаи «Родмардони Ватан», ки онро ҳайати шахсии гвардия чун гавҳараки чашм муҳофизат мекунанд.

Саодат САТТОРӢ,
узви Иттифоқи
нависандагони Тоҷикистон



Бо мақсади донишандӯзӣ ва такмил додани малакаи касбии хизматчиёни ҳарбӣ дар асоси ҳамкорӣҳои хориҷии Тоҷикистон бо кишварҳои ба мо дӯст ҳар сол хизматчиёни ҳарбии Гвардияи миллӣ дар Академияҳои ҳарбии Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Халқии Хитой ва Ҷумҳурии Қазоқистон таҳсил карда,

донишу маҳорати касбии худро такмил медиҳанд. Соли 2022 як гурӯҳ афсарони Гвардияи миллӣ академияҳои ҳарбии хориҷи кишварро бо муваффақият хатм намуда, ба Ватан баргаштанд. Гурӯҳи дигар озими сафар ба хориҷи кишвар ҳастанд.

Хатмкардагони академияҳои ҳарбӣ аллакай дар

вазифаҳо таъин шуда, ба иҷрои уҳдадорӣҳои ҳарбӣ машғул мебошанд. Маълум аст, ки дар баланд бардоштани сатҳи тайёрии ҷангӣ ва омодабошии ҷангии ҷузъу томҳо хатмкардагони академияҳои ҳарбӣ, ки бо донишҳои муосир ва малакаи қавӣ мусаллаҳ ҳастанд, саҳми муносиб мегузоранд.

ДОНИШҶОИ НАВ ДАР ХИЗМАТ

Таҳсил дар хориҷа

- Дар академияи ҳарбӣ дарсу машғулиятҳои таълимӣ аз ҷониби устодон-профессорон ва номзадҳои илми ҳарбӣ гузаронида мешавад. Аз рӯйи методи омӯзиш вақт барои аз худ кардани мавзӯҳои кӯтоҳӣ мекунад ва мо бештари машғулиятҳоро мустақилона аз рӯи адабиётҳои тавсияшуда дар китобхонаи академия тайёр мекардем. Машғулиятҳои амалӣ низ гузаронида мешуданд. Яке аз мавзӯҳои тахассусӣ идоракунии ҷузъу томҳо дар вақти ҷанг буд, ки дар машқҳои таълимии Наро-фоминск дар фасли зимистон доир гар-

дид ва мо афсарон вазифаҳои худро ҳамчун идоракунандаи ҷузъу томҳо бо ҷиду ҷаҳд ва сарбаландона иҷро намудем.

Бояд дастуру ҳидоятҳои Сарфармондеҳи Олии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон генерали артиш Эмомалӣ Раҳмонро роҳнамои зиндагӣ қарор дода, бештар омӯзем. Барои афсарон забон омӯختан, техника, технологияҳои муосирро доништан, баробари замон пеш рафтани хеле муҳим аст. Надоништан ин самтҳо дар майдони ҷанг заифии қувва, дар охир бохтан аст.



Полковники гвардия Бобохонзода Чураҳон хатмкардаи Академияи умумиҷушунӣ ба номи Фрунзеи шаҳри Москва



Подполковники гвардия Шарифзода Зариф хатмкардаи Академияи алоқа ба номи маршали Иттифоқи шуравӣ С.М.Будённий

- Орзуям амалӣ шуд. Ман Академияи алоқа ба номи маршали Иттифоқи шуравӣ С.М.Будённийро, ки дар шаҳри Санкт-Петербург Федератсияи Россия ҷойгир шудааст, бо сари баланд хатм кардам. Ду соли таҳсил бисёр хубу хуш гузашт. Машғулиятҳои хеле ҷолиб мегузаштанд. Дар ин давом рафиқони зиёд аз мамолики гуногун пайдо кардем. Санкт-Петербург шаҳри таърихӣ ва хеле зебо аст. Бо ҳамкурсон аз мавзӯҳои таърихиву сайёҳии он “Қасри Катерина” “Эрмитажи давлатӣ”

“Киштии Аврора” дидан кардем.

Доништан забон, расму оини ин миллат ва албатта, риояи қонун ва талаботи амалкунанда барои аз худ кардани дониш ва ҷаҳонбинӣ мусоидат кард. Бисёр навгонӣҳоро дар самти алоқа омӯхтам. Боварии комил дорам, ки онҳоро дар рафти хизмат амалӣ мекунем.

Соли аввали таҳсил дар Олимпиадаи байналмилалӣ оид ба информатика дар ҳайати даста иштирок кардем. Ман сардори даста ва се курсанти ҳамин

академия аз Тоҷикистон будем. Олимпиада ҳашт рӯз идома кард. Ба ғайр аз мо курсантон аз дигар муассисаҳои олии Федератсияи Россия, Ҷумҳуриҳои Озарбойҷон, Арманистон, Беларусия, Қазоқистон ва Қирғизистон иштирок дошанд. Байни даҳ даста мо сазовори ҷойи панҷум ва диплом гардидем. Ҳамчунин, дар Олимпиадаи даставӣ оид ба гирбардорӣ ва партофтани норинҷак иштирок кардем, ки ду рӯз идома ёфт. Дар ин ҷорабинӣ ҳам муваффақ шудем.



подполковники гвардия Раҳимзода Асрор хатмкардаи Донишгоҳи миллии мудофияи Ҷумҳурии Қазоқистон.

– Новобаста аз мушкилиҳои замони пандемия, яъне бемории сироятии коронавирус, ки дар баробари дигар давлатҳои Ҷумҳурии Қазоқистонро фаро гирифта буд, мо дарсхоро тариқи онлайн азхуд мекардем. Дар вақти ғайри карантинӣ бошад, машғулиятҳои тибқи барномаҳои махсус дар синфхонаҳои замонавӣ ва дигар ҷойҳои муайян гузаронида мешуданд. Дар баробари ин лижаронӣ кардан барои ҳамаи таълимгирандагон ҳатмӣ буд. Мо лижаронӣ

карда наметавонистем, вале кӯшиш карда, муваффақ шудем. Қобили зикр аст, ки дастаи футболбозони тоҷик дар байни кафедраҳои донишгоҳ ҳар сол ҷойи якумро ишғол мекард.

– Дар воқеаҳои моҳи январӣ соли 2022 дар Ҷумҳурии Қазоқистон мардум аз масъалаҳои иҷтимоӣ ба мочароҳои сиёсӣ бархестанд, тибқи сценарияи мо ҳамчун аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ дар хомӯш кардани эътирозҳои сиёсӣ иштирок кардем. Сценария бе талафот ба анҷом расид ва ба амалии мо аз ҷониби сардори донишгоҳ ва намоёндаи Вазорати мудофияи Ҷумҳурии Қазоқистон баҳои хуб дода шуд. Хурсанд аз он ҳастам, ки Донишгоҳи миллии мудофияи Ҷумҳурии Қазоқистонро бо ихтисоси кӯшунҳои ракетаӣ ва артилерӣ бо баҳои аъло хатм кардам.




Подполковники гвардия Усмонзода Муҳаммад хатмкардаи Академияи ҳарбии фармондеҳи умумикӯшунии Федератсияи Россия

– Маълум аст, ки Федератсияи Россия яке аз давлатҳои абарқудрат дар соҳаи ҳарбӣ мебошад ва вобаста ба баланд бардоштани қудрати дифоии

кишвар тамоми ҷораҳои амалӣ менамояд. Аз ин ҷост, ки дар омода намудани мутахассисони касбии соҳаи ҳарбӣ талаботи пурраи роия мешаванд. Ҳангоми таҳсил машғулиятҳои омӯзишӣ бо истифодаи технологияҳои муосир ва дигар дастгоҳҳои лавозимоти зарурӣ гузаронида мешуд. Роҳбарони машғулият – генералҳои мустаъфӣ аз замони хизмати худ ва ҳикмату қаҳрамони сипоҳиёни гузашта мисолҳо оварда, моро барои устуворӣ ва вафодор будан дар касби ҳарбӣ ҳидоят мекарданд. Албатта, корномаи қаҳрамонон ва сипоҳиёне, ки дар таърих мавқеу ҷойгоҳи хоса доранд, ҳамеша омӯхтани ва шоистаи пайравӣ мебошад. Барои мисол, ҷавонмардиву ватандӯстӣ, корномаҳои Темурмалик ва Спитамен, инчунин қаҳрамони Пешвои миллат дар боби барқарор намудани сулҳу ваҳдат бароямон беҳтарин намунаи ибрат ва дарси ҷавонмардӣ мебошад.

Аз суҳбат бо хатмкардагони Академияҳои ҳарбӣ, ки аксарият дорони ду ва зиёда маълумоти соҳавӣ ҳастанд маълум шуд, ки барои таҳсил ва тақмили ихтисос интихоб намудани номзадҳои арзанда, ватандӯсту худшинос на танҳо обрӯи сохтори низомӣ, инчунин муаррифии давлат ва миллат мебошад. Чунки тавассути забондонӣ, фарҳанг, дониш ва ҳислатҳои наҷиб инсон ҳамчун намоёндаи миллат шинохта мешавад.

*Мусоҳиб,
капитани гвардия
Неъматуллои ХОЛИҚ*



Гвардияи миллӣ - субъекти бевосита муқовиматкунанда ба экстремизм, терроризм ва коррупсия

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори кишварҳои дигари минтақа таҳдидҳои афзояндаи экстремизм ва терроризмро ба амнияти миллӣ ва рушди босуботи худ эҳсос менамояд. Таҳдидҳои террористӣ шакли усулҳои тозаро касб карда, ҷуғрофӣ ва домани онҳо васеъ мегардад. Тарзҳои содир намудани ҳамлаҳои террористӣ ва ҳадафҳои онҳо пайваста тағйир меёбанд.

Созмонҳои экстремистӣю террористӣ ҷиҳати ба сафҳои худ ҷалб намудани ҷавонон, аз ҷумла тавассути ҷустуҷӯи аъзои нав бо истифода аз шабакаҳои иҷтимоӣ фаъолияти густурдаи ташвиқотию тарғиботи мебаранд.

Дар робита ба ин Ҷумҳурии Тоҷикистон чораҳои ниҳодӣ, фарогир ва маҷмӯии пешгирӣ, ошкор, рафъ ва қатъ намудани зухуроти экстремизм ва терроризмро қабул ва амалӣ менамояд.

Стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 мақсад, вазифаҳо ва самтҳои асосии сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар соҳаи муқовимат ба экстремизм ва терроризм муайян намуда, ба муттаҳид намудани тадбирҳои мақомоти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва созмонҳои байналмилалӣ дар ин самт равона шудааст.

Стратегияи мазкур ҷиҳати иҷрои дастури супоришхое, ки дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 январи соли 2021 «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон» зикр гардидаанд, мутобиқ ба иқдомоти Тоҷикистон доир ба амалисозии Стратегияи глобалии зиддтеррористии СММ ва қатъномаҳои Шӯрои амнияти СММ қабул гардидааст.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри таъмини суботи ороиштагӣ, таҳкими қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ, ҳифзи ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрванд аз таҳдидҳои экстремистӣ ва террористӣ аз ҷониби мақомоти дахлдор тамоми чораҳо андешида мешавад. Аз ҷум-

ла, Нақшаи чорабиниҳои Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба амалигардонии «Стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025» тасдиқи гуфтаҳои болост. Дар доираи нақшаи мазкур дар Гвардияи миллӣ мунтазам конференсия, семинарҳо, вохӯрӣ ва чорабиниҳои дигари иттилоотӣю фаҳмондадиҳӣ бо ҷалби олимону коршиносон, зиёиён, мақомоти давлатии масъул ба пешгирии экстремизм ва терроризм ташкилу баргузор мегардад.

Ҷиҳати баланд бардоштани огоҳмандӣ ва ҳушёрӣ ҳайати шахсӣ дар бораи ҳолатҳои ошкоршудаи фаъолияти бевосилкунандаи гурӯҳҳои тундрав, тарзу усулҳои аз ҷониби онҳо истифодашавандаи мағзшӯӣ ва ба фаъолияти экстремистӣю террористӣ ҷалб намудани шаҳрвандон мунтазам дар байни ҳайати шахсии Гвардияи миллӣ корҳои профилактикӣ-фаҳмондадиҳӣ ва машғулиятҳо ба роҳ монда шудааст. Ҳамчунин, дар Сомонаи расмӣ Гвардияи миллӣ ва нашрияти «Родмардон» пайваста доир ба масъалаҳои пешгирии тундгарой ва экстремизм маводҳо ба нашр мерасанд, ки дар тарбияи ҳисси ватанхоҳиву меҳанпарастӣ ва худшиносию ҳудогоҳии миллӣ дар замири хизматчиёни ҳарбӣ нақши бориз дорад.

Дар ҷаҳони муосир яке аз монетаҳои ҷиддӣ дар роҳи рушди иқтисодӣю иҷтимоӣ кишварҳо ва риояи ҳифзи ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрванд - коррупсия маҳсуб меёбад. Ин зухурот решаҳои хеле қадимӣ дошта, мутаассифона, он имрӯз мисли экстремизму терроризм ба проблемаи глобалӣ табдил ёфтааст.

Коррупсия ва ҷиноятхое, ки дар умум дорои хислати коррупсионӣ мебошанд, дар қатори дигар зухуроти хавфноки ҷаҳони муосир, аз қабилӣ терроризм, экстремизм ва гардиши ғайриқонунии маводи муҳаддир натавонанд асосҳои давлатдориро заиф намуда, барои рушди умумимиллӣ монеа эҷод мекунанд, балки болоравии иқтисодиётро

боздошта, ба некуаҳволии иҷтимоӣ зарба мезананд ва суботу оромиро халадор карда, боварии мардумро ба мақомоти давлатӣ коста мегардонанд.

Аз рӯзҳои аввали ба даст овардани Истиқлоли давлатӣ масъалаи муқовимат ба коррупсия дар меҳвари сиёсати хирадмандонаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. Дар партави ин сиёсати созида Президенти кишвар ҷиҳати муқовимат ба коррупсия мунтазам чораҳои мақсаднокро роҳандозӣ намуда, барои ба вучуд овардани фазои зиддикоррупсионӣ пайваста заминаҳои ташкиливу ҳуқуқиро амалӣ намуда истодааст.

Стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ҳамчун барномаи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти муқовимат ба коррупсия ба ҳисоб рафта, дар ҳамкорӣ бо мақомоти давлатӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ташкилотҳои байналмилалӣ амалӣ карда мешавад.

Мақсад ва вазифаи асосии амалисозии Стратегия аз баланд бардоштани маърифати зиддикоррупсионии аҳоли ва фароҳам овардани фазои тоқатнопазирӣ ба коррупсия, бартараф намудани сабабу шароитҳои ба коррупсия мусоидаткунанда ва дар маҷмӯъ, паст намудани шиддати коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат мебошад, ки барои инкишофи арзишҳои демократӣ ва баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум равона карда шудааст.

Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз субъектҳои бевосита ба коррупсия муқовиматкунанда буда (м.8 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат ба коррупсия»), дар ин самт Нақшаи чорабиниҳо барои солҳои 2022-2023 ҷиҳати амалисозии «Стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030»-ро тасдиқ намудааст.

Баҳри дар амал татбиқ намудани нақшаи мазкур, инчунин пешгирии амалҳои коррупсионӣ мунтазам аз ҷониби масъулини самти корҳои сиёсӣ-тарбиявӣ дар асоси барномаи «Тайёрии ҷамъиятию давлатӣ» дар байни ҳайати шахсӣ машғулияту корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуда, ҳар моҳа талаботи моддаҳои дахлдори Кодекси

ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизматчиёни ҳарбӣ тафсир карда мешавад.

Бо мақсади таъсиррасонии амиқ ба шуури хизматчиёни ҳарбӣ бевосита бо иштироки кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ воҳуриву мулоқотҳо баргузор карда шуда, доир ба амалҳои коррупсионӣ, зарари молиявӣ ба бучети мамлакат ва оқибатҳои ногувори чунин амалҳо дар байни ҳайати шахсӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ ташкил мегардад.

Мубориза бо экстремизм, терроризм ва коррупсия, ки ҳамчун вабои аср шинохта шудаанд дар шароити имрӯза хело мушкил буда, вазъияти баъзе аз давлатҳои ҷаҳон торафт мураккаб шуда истодааст. Давлатҳои абарқудрат барои манфиатҳои хеш ва аз нав тақсим кардани ҷаҳон бо ҳам бархурди бесобиқа доранд, ки дар натиҷа вазъии сиёсии сайёра боз ҳам печидаву муташанниҷ гардида, бухронҳои молиявӣ иқтисодӣ дар бисёр кишварҳои олам шиддат гирифтааст. Дидан мумкин аст, ки чи тавр дар баъзе давлатҳо терроризм ва экстремизм ба хатарҳои аввалинда-раҷаи ҷаҳони муосир табдил ёфтаанд ва доманаи фаъолияти созмонҳои террористӣ дар ин давлатҳо торафт васеъ шуда, фаъолшавии онҳо, аз ҷумла дар ҳамсоҷакишвари мо - Афғонистон вазъиятро боз ҳам мураккабтар гардонидаст. Хулоса, имрӯз экстремизм, терроризм ва коррупсия ҳамчун вабои аср ба амнияти ҷаҳон ва ҳар як сокини сайёра таҳдид карда, барои башарият хатари на камтар аз силоҳи ядроиро ба миён овардааст.

Мо, ҷавонон-хизматчиёни ҳарбии Гвардияи миллии ба ҳидоятҳои Пешвои миллат, муҳтарам Эмомали Раҳмон пайравӣ намуда, экстремизм, терроризм ва коррупсияро шадидан маҳкум менамоем. Инчунин барои ҳифзи яқпорчагии Ватани бихиштосе дар ҳама ҳолат омодаем ва сиёсати хирадмандонаю бунёдкоронаи Пешвои миллатро дастгирӣ ва дар амал татбиқ менамоем.

Лейтенанти қалони гвардия
Саидшо АМИРЗОДА
масъули сомонаи расмӣ
Гвардияи миллии

Амнияти давлату ҷомеаро таъмин кардан, Модар – Ватанро баробари қони худ дӯст доштан, онро далеронаву ҷавонмардона ҳимоя кардан ва содиқ будан ба миллату давлати худ ва муқаддасоти миллӣ вазифаи қонӣ ва қарзи фарзандии ҳар як афсару сарбоз, тамоми хизматчиёни ҳарбии Қувваҳои Мусаллаҳ, ҳамаи кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар ва ҳар як фарди бонангу номуси ҷомеа мебошад.

Эмомалӣ РАҲМОН

- Метавон бо сарбаландӣ иброз намуд, ки таъминоти техникаи ҷузъу томҳои Гвардияи миллӣ дар баробари талаботи ҳуччатҳои роҳбарикунанда, пеш аз ҳама тибқи дастуру супоришҳои Сарфармондеҳи

вазифаҳои мураккаби хизматӣ ҳар соат омодаи фармон ҳастем, - бо ифтихор иброз намуд генерал-майори гвардия Самарзода Қиёмиддин Шароф, муовини Фармондеҳи Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷики-

ҳама ҳолат барои дар сатҳи баланд нигоҳ доштани омодабошии ҷангӣ ва сарбаландона иҷро намудани вазифаи хизматӣ масъулияти зиёд бар уҳда доранд. То имрӯз мутахассисони самти аслиҳа ва техникаи ҳарбӣ вазифаҳои душвору пурмасъулияти худро софдилона анҷом дода, баҳри пешрафти хизмат ва ноил гардидан ба дастовардҳои хизмати ҳарбӣ саҳми арзанда мегузоранд.

ОМОДА БА ФАРМОНЕМ

Олии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон генерали артиш Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба сатҳи омодабошии ҷузъу томҳои Қувваҳои Мусаллаҳ, дар ҳолати хуби нигоҳдорӣ ва омодабошӣ қарор доранд. Афсарону прапоршикон ва сарбозону сержантоне, ки дар ин самт хизмат мекунанд, вобаста ба сатҳи таъминот, донишҳои ҷузъиёти техникаҳои ҳарбӣ ва дар ҳолати омодабошӣ нигоҳ доштани онҳо, инчунин баҳри мукамал гардонидани донишҳои техникӣ пайваста ҷаҳду талош менамоянд. Бо боварӣ метавон гуфт, ки дар иҷрои

стон оид ба аслиҳа ва техникаи ҳарбӣ.

Воқеан, аслиҳа ва техникаи ҳарбӣ яке аз самти муҳим дар Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Ҳаёти роҳбарикунандаи Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри таъминоти техникаи қисму воҳидҳо, тайёр намудани мутахассисони касбии соҳа ва тибқи нақшаи ягонаи ҷорабиниҳои асосӣ баргузор намудани машқу машғулиятҳои таълимӣ диққати махсус зоҳир менамояд. Ҳамин аст, ки афсарону прапоршикон ва сержантону сарбозони ин соҳа дар

Дар маҷлиси ҷамъбасти фаъолияти Гвардияи миллӣ дар нимсолаи аввали соли 2022 Фармондеҳи Гвардияи миллӣ фаъолияти масъулини самти аслиҳа ва техникаи ҳарбиро назаррас ва натиҷабаш баҳогузорӣ намуд.

Ҷараёни ҷамъомадҳои таълимӣ-усулӣ бо муовинони командирони қисҳои ҳарбӣ оид ба аслиҳа ва техникаи ҳарбӣ ҳамеша таҳти назорати муовини соҳавии Фармондеҳи Гвардияи миллӣ гузаронда мешаванд. Масъулини



соҳа ба сатҳу сифати гузаронидани машғулиятҳо, интихобу омодагии мутахассисони техникӣ дар марказҳои таълимӣ ва тарбия намудани онҳо дар роҳи ватандӯстиву шучоатмандӣ диққати аввалиндараҷа медиҳанд. Дар нимаи аввали соли равон 100 нафар сарбозони боистеъдод ва онҳое, ки ба соҳаи техника шавқу рағбат доранд, дар заминаи қисми ҳарбии 051052 ва 051056 таҳсил намуда, ба ҳайси ронанда, нишонгир-наворбардор, командири экипаж дар мошинҳои ҷангӣ таъин гардида, хизматро бомуваффақият пеш мебаранд. Бояд қайд намоем, ки машғулиятҳои ронандагиву тирпаронӣ бо мутахассисони хурди техникӣ нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта зиёдтар гузаронида шудааст. Ҳарчанд пай дар пай тайёр кардани ба эҳтиёти Қувваҳои Мусаллаҳ руҳсат кардани сарбозон кори сахл нест, вале масъулин дар самти техникаҳои ҳарбӣ ин вазифаро бо сари баланд иҷро мекунанд. Дигар омиле, ки ба таъминоти техникий қисмҳои ҳарбӣ мусоидат мекунанд, ташкили дурусти корҳои таъмирӣ ва хизматрасонии техникаҳо мебошад. Дар нимсолаи якум 119 адад техникаи автомобилӣ ва 78 адад техникаи зирхпӯши ҷангӣ аз таъмир бароварда, ба саф гузошта шуданд, ки ин дастоварди пураарзиш дар ҳамин самт мебошад.

Дар самти аслиҳа ва техникаи ҳарбӣ шахсони тасодуфӣ хизмат карда наметавонанд. Зеро вазифа ва уҳдадорӣ ин самт чидият ва масъулияти балан-



ди касбиरो талаб мекунанд. Ҳайате, ки дар ин самт хизмат мекунанд, дар баробари масъулияти чиддият, шахсони ҳалиму хоксор ва инсондӯстанд. Борҳо дар сафарҳои хизматӣ бо эшон рафиқи роҳ будем. Аз ҳозирчавобиҳои капитани гвардия Ориф Файзуллоев, табиати орому одии Ҳасан Сафармадов, чиддияту кордонии Зафар Кабиров ва хушмуомилагӣ ва хушбинии Маҳмадбек Давлатбеков хушамон меомад. Шояд ҳамагӣ табиатан орому ботамкин ва бо мардум мушфику меҳрубон бошанд.

Афсарони самти аслиҳа ва техникаи ҳарбӣ дар баробари иҷроӣ вазифаҳои хизматӣ ба ҳамсафони худ дар ҳама гуна шароити душвор кумак мерасонанд.

Ронандагони мошинҳои хизматӣ ҳам дар идораи воситаҳои нақлиёт ва ҳолати коршоямӣ онҳо масъулияти зиёдро бар дӯш дошта, бисёр эҳтиёткоранд. Ҳангоми сафари навбатӣ иттифоқ афтид, ки ронанда Маҳмадбек Давлатбеков ҳамроҳи мо бошад. Тибқи дастури ронанда ва қоидаҳои ҳаракат дар роҳ бо ду таваққуф ба макони

лозимӣ расидем. Ронанда пеш аз ҳаракат ва ҳангоми таваққуф атрофи мошин давр зада, аз ҳолати коршоямӣ қисмҳои асосии нақлиёт дидан мекард.

- Рӯйпуши дастаи дар афтидааст, афсӯс меҳӯрд ронанда Маҳмадбек. Ҷӯр таскин бахшидем, ки кори намешудагӣ шуд. Пайи иҷроӣ вазифа рафтем. Баъди бозгашт ронанда бо хушҳолӣ аз мо шодиёна гирифт, ки рӯйпуши дастаи дарро аз гардиши охири роҳ ёфтааст. Ана ҳамин хел масъулият ва муҳаббат, муомила ва рафтор зарур аст, ба касб, ҳунар ва ҳар як нафаре, ки ба ояндаи дурахшони худ боварӣ дорад.

Аз саъю кӯшиши ҳайати шахсӣ ва ташаббусҳои масъулин бармеояд, ки минбаъд ҳам фаъолияти хизматчиёни ҳарбӣ дар самти аслиҳа ва техникаи ҳарбӣ беҳтар шуда, иқтидори мудофиавии кишварро кавитар мегардонад.

Капитани гвардия
Неъматуллои ХОЛИҚ,
рӯзноманигор

Исломзода Ойсара:

НИЗОМӢ БУДАН БАРОЯМ ИФТИХОРИ АСТ

*Хеле зиёданд бону-
вон, онҳое, ки дар сафҳои
Гвардияи миллӣ хизмати
ҳарби ро софдилонаву со-
диқона пеш мебаранд ва дар
баробари ин модари гамхор,
ҳамсари меҳрубон, хоҳари
дилсӯз, маҳбубаи дилсито-
ну дӯсти қадрдонанд.*

*Занон-хизматчиёни
ҳарбӣ дар паҳлӯи мардон
саф ораста, бешубҳа, бо
мақсади ҳифзи Ватан бисёр
хислатҳои родмардонро аз
худ менамоянд. Мисли онҳо
богайрату часур мешаванд.
Саъю қӯшии мекунад, ки
муваффақ бошанд, дар хиз-
мат аз мардон қафо намо-
нанд. Дидем, бонувонеро, ки
ҷойи чанд нафар самтеро
дар хизмат пеш мебаранд.
Чандин нафарро барои ко-
мёбӣ, муваффақият сабаб
мешаванд. Аҳсан ба онҳо!*



*Ин ҳама ҳақиқат ба қаҳрамони имрӯзаи мо капитани
гвардия Ойсара Исломзода ҳам тааллуқ дорад. Ӯ яке аз ин
нафарон, модари меҳрубон, бонуи соҳибзавқу меҳнатдӯст,
табиби ҳозиқ мебошад. Ихтисоси якуми Ойсара ҳамши-
раи шафқат буда, баъдан Донишгоҳи давлатии Хуҷандро
хатм кардааст.*

Ойсара аз кӯдакӣ ба сару либоси низомиён ва хизмати ҳарбӣ, нафароне, ки ба Модар-Ватан муҳаббат садоқат доранд, эҳтироми хоса дорад. Ҳамин вобаста баъди чандин соли фаъолияти корӣ дар муассисаҳои тиббии шахр, ӯро ба хизмати

ҳарбӣ овард. Ҳоло дар ин самт, яъне сардори нуқтаи тиббии баталёни алоҳидаи Гвардияи миллӣ 15 сол мешавад, ки хизмат мекунад.

- Капитани гвардия Исломзода Ойсара бо сарбозон мисли модар мушфику меҳрубон аст. Аз мушкилӣ

наметарсад. Саривақт кӯмаки аввали тибби ро мерасонад, то ин ки бемори ро пешгирӣ намояд. Кам ҳолате мешавад, ки хизматчиёни ҳарбӣ берун аз баталён барои муолиҷа муроҷиат намоянд. Дар ҳолатҳои зарурӣ ӯ мошини ёрии таҷилиро интизор намешавад, ҳар чи зудтар сарбозро ба беморхона мерасонад. Ба осонӣ аз уҳдаи вазифаҳои хизмати мебарояд,- гуфт сардори ситоди баталён капитани гвардия Фаррух Раҳимзода.

Дар раванди хизматрасонии тиббӣ ба Ойсара Исломзода ду нафар фелдшерон ёри мерасонанд. Онҳо баъди хатми омӯзишгоҳ аз ҳар гӯшаву канори ҷумҳурӣ ба хизмати ҳарбӣ ҷалб шуданд. Сарбозони қатории гвардия Абдурашид Қодиров ва Исломҷон



Бобоназаров маҳз дар хизмати ҳарбӣ таҷриба андухта, усули дурусти корро аз Ойсара омӯхтаанд.

- Сарбозон маълумоти миёнаи касбӣ гирифта бошанд ҳам аз кори табобатӣ, ки бо инсон сару кор доранд, меҳаросанд. Ман оҳиста-оҳиста онҳоро ба сӯзандорӯ гузарондан, малҳамбандӣ ҷалб мекунам. Дар муддати муайян сарбозон меомӯзанду мустақил мешаванд, кори ман ҳам осон мегардад. Баъди хизмат муҳаббаташон ба касби духтурӣ зиёд мешавад. Яке аз онҳо айни замон ба Донишгоҳи тиббии Тоҷикистон дохил шудааст. Дигари дар деҳашон шахси зарурӣ шуда, ба мардум хизмат мерасонад. Ман ҳам аз меҳнатам хурсандам, ки ба касе кӯмаку хайр мешавад, бо ифтихор мегӯяд Ойсара.

Аз заҳмату меҳрубноҳои Ойсара ҳама хизматчиёни ҳарбӣ изҳори сипос менамоянд. Кордонӣ ва хизматҳои арзандаи ӯ борҳо аз тарафи командири қисми ҳарбӣ бо раҳматномаву Ифтихорнома қадрдонӣ шудааст.

Исломзода Ойсара бо ҳама муассисаҳои тиббии ноҳияи Ҷаббор Расулов робитаи ҳамкорӣ ба роҳ

монда, аз пешравиҳои тиб дар ноҳия оғаҳ аст. Ҷамчунин аз хизмати табибони ноҳия барои пешгирии бемориҳо, табобату барқарор намудани саломатии хизматчиёни ҳарбӣ истифода мебарад. Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ҷаббор Расулов хизматчиёни ҳарбиро дар ин самт пайваста дастгирӣ менамояд.

- Таҷриба ва робитаҳои корӣ ба ман ёрӣ мерасонанд, афзуд Ойсара. Аз фурсат истифода бурда, ба тамоми табибон, ба хусус ба сардори Беморхонаи марказии ноҳияи Ҷаббор Расулов Ҷалолиддин Расулов, мудирӣ шуъбаи ҷарроҳӣ Юлдошев Баҳодур, мудирӣ шуъбаи урология Мамадов Тоҳир, мудирони шуъбаҳои амрози даруна ва осебшинос Абдукаримов Алишер, Расулов К., Қодиров О., ба сардори Маркази назорати давлатӣ-санитарӣ, эпидемиологӣ Раҳимова Зебо ва дигарон изҳори миннатдорӣ худро мерасонам, ки ҳамеша бо мо ҳамкорӣ доранд. Дар ҳолатҳои вазнин ҳамеша моро дастгирӣ мададгор ҳастанд.

Хизмати ҳарбӣ барои бонувон мушқил аст, вале касе аз занон хизматчиё-

ни ҳарбӣ, шояд ба хоҳири хеле зиёд будани эҳсоси ватандӯстиву ифтихори миллӣ, ба ин иқрор наместаванд. Мисли қаҳрамони мо:

- Албатта, кор бе камбудӣ намешавад, вале мушқилӣ надорам. Баръакс, аз хизмат ҳаловат мебарам. Ин ҷо коллектив тифоқ аст, мо, бонувон барои хизмати арзанда, муоширату муомилаи хуб эҳтиром дорем. Дар баробари ин ман аз зиндагӣ, аз тақдир розиям ва шукрона мекунам, ки ду гулдухтарам соҳиби хонаву дар, шавҳар ҳастанд. 6 набе-раи дӯстрӯи қобил дорам. Барои ин ҳама аввал аз Худованди меҳрубон, сипас аз Пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои дастгирии занону бонувон, амниятро осоиш ва зиндагии шоиста бениҳоят миннатдору шукргузорам,- гуфт капитани гвардия Исломзода Ойсара...

Занон, бонувони тоҷик ҳамеша шукргузоранд ва барои ободии Ватан, осоишу амнияти фарзандон дасти дуо мебардоранд, ки осмони Тоҷикистони маҳбуб софу беғубор, мардумонаш саодатманду покизарӯзгор бошанд.

Полковники гвардия
Хайринисо КОМИЛЗОДА





Бо як сабад нону бо як чаҳон меҳр

Яке аз самти асосии фаъолияти Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба таълиму тарбияи насли наврасу ҷавонон ва хизматчиёни ҳарбӣ дар рӯҳияи ватандӯстиву арҷ гузоштан ба фарҳангу арзишҳои миллӣ равона гардидааст. Роҳбарияти Гвардияи миллӣ дар амалӣ гардонидани ин ҳадафи созида ҳамкориҳои мутақобилан судмандро бо Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони аҳли илму адаб хеле хуб ташки-

лу ба роҳ мондааст. Дар нимаи аввали хониши соли 2022 раёсат оид ба корҳои сиёсӣ-тарбиявӣ 149 чорабиниҳои фарҳангиву маърифатӣ, суҳбату мулоқот ва вохуриҳоро миёни хизматчиёни ҳарбии ҷузъу томҳои Гвардияи миллӣ доир намудааст. Қобили зикр аст, ки дар ҳамкорӣ бо Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон соли равон дар қисмҳои ҳарбии Гвардияи миллӣ 14 мартаба «Рӯзи дарҳои кушод» ташкил карда шуд. Ба ин чорабинӣ наврасон-хонандагони синфҳои болоии муассисаҳои таҳсилоти шаҳру

навоҳӣ ҷалб гардида, аз шароити хизматчиёни ҳарбӣ, тартиби рӯзи сарбозон, ҷойҳои пешбарии хизматдидан намуданд. Аз ҷумла, чунин чорабинӣ бахшида ба таҷлили ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ дар қисмҳои ҳарбии 051052, 051054, 051055, 051059, 051064 ва 051056 бо иштироки доираи васеи мактаббачагон гузаронида шуд. Роҳбарияти қисмҳои ҳарбӣ мактаббачагонро ба шароити хизмат шинос намуда, онҳоро ба дӯст доштани Ватан, эҳтироми арзишҳои миллӣ ва адои қарзи ҷавонмардӣ хидояд намуданд. Дар ин қисмҳои ҳарбӣ миёни мак-



таббачагон ва сарбозон му-
собиқаҳо доир карда шуд.
Онҳо бо мақсади устувор
намудани риштаи дӯстӣ бо
ҳам қувваозмӯй намуданд
ва голибон аз ҷониби роҳ-
барияти қисмҳои ҳарбӣ ва
Кумитаи қор бо ҷавонон ва
варзиши назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо
ифтихорномаву тӯҳфаҳои
хотиравӣ ҳавасманд гардо-
нида шуданд.

Воқеан, чорабиниҳои
хотирмон дар хизмати сар-
бозон хело зиёданд. Яке аз
онҳо дидорбинии аскарба-
чаҳо мебошад, ки бо таша-
ббуси бахши қор бо ҷаво-
нон ва варзиш, бахши қор
бо занон ва оила дар ноҳи-
яи Синоӣ шаҳри Душанбе
бахшида ба рӯзи таъсисё-
бии Қувваҳои Мусаллаҳи
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
қисми ҳарбии 051064 бар-
гузор карда шуд. Дар он
рӯз гурӯҳи модарон ба ди-
дорбинии сарбозон-фар-
зандонашон бо дастурхон
ва сабадҳои пур аз кулча-
вон, меваву ширинӣ ва ди-
гар анвои хӯрдани вориди
қисми ҳарбӣ шуданд. Сар-
бозон модаронро бо эҳти-
рому фараҳ ва шодмонӣ ис-
тиқбол намуданд. Гурӯҳи
модаронро муовини раиси
ноҳияи Синоӣ шаҳри Ду-
шанбе роҳбаладӣ намуд ва
бо сарбозони қисми ҳарбии
051052, 051055 ва 051064,
ки ба чорабинӣ ҷалб гардида
буданд, ҳамсуҳбат шуданд.
Ҳангоми мулоқот ифтихо-
ру самимият дар чеҳраи ҳар
кадом аз модарон ва сарбо-
зон эҳсос мешуд. Модарон
сарбозонро ба рӯзи ҷашн
табрик карданд. Ба кулли
хизматчиёни ҳарбӣ, ки дар
дифои Модар-Ватан қарор
доранд, таъкид намуданд,
ки хизмати ҳарбиро сарба-
ландона бачо оваранд ва
Ватани азизу маҳбубро аз



ҳама таҳдиду хатарҳо эмин
нигаҳдоранд.

Чунин чорабиниҳои ҷаш-
нӣ ва дидорбинии сарбо-
зон аз ҷониби модарон дар
қисми ҳарбии 051054 ҳам
сурат гирифт. Дар чораби-
нии мазкур хонандагони
муассисаи таҳсилоти миё-
наи умумӣ №56-и ноҳи-
яи Синоӣ шаҳри Душанбе

таашнро ба намоиш гузо-
штанд.

Қобили зикр аст, ки
Гвардияи миллии Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон бо мақо-
моти иҷроияи ҳокимияти
давлатӣ, муассисаҳои таъ-
лимии он робитаи доимӣ
дошта, дар таълиму тарби-
яи насли наврасу ҷавон ва
омӯзондани дарси шучоату



иштирок намуданд. Сарбо-
зон ҳам аз фурсати муносиб
истифода бурда, хоҳири
меҳмонро бо машқҳои
маҳсуси низомӣ шод на-
муданд, ҳунару маҳорати
дар хизмати ҳарбӣ андӯх-

мардонагӣ ва баланд бар-
доштани ҳисси ватандӯ-
стии онҳо саҳми арзанда
дорад.

Капитани гвардия
Неъматуллои ХОЛИҚ



Сипоҳу силоҳ - хисори давлат

Ҳарбиён ба ҳар сифат, ки бошанд, бояд ҷаҳд кунанд, ки оини ҷавонмардиро нигоҳ доранд. Чунки корзорро иродаи қавӣ, ҷасорату ғайрати рустамона ба қор меояду силоҳи озмуда. Аслиҳа оинаи ҳарб асту пушту паноҳи соҳиби худ. Агар ҳарбиён хоҳанд, ки сарафроз бошанд, силоҳро бояд озода нигоҳ доранд ва ҳамеша бо нияти амниятӣ осудагӣ бо худ гиранд.

Дар ҳама давру замон хисори давлат лашкару аслиҳа, техникаи пуриқтидор аст. Дар ин замони пурмочаро ҳар давлат меҳодад, ки дорой силоҳу техникаи муосир бошад, то бақову амниятӣ худро таъмин намояд.

Ёд аз оини ҳарбу зарб ва аслиҳаи ҷангӣ намуда, дар ин масир меҳодем аз ҳаёт ва фаъолияти собиқадори хизмат, сардори ҳадамоти хизматрасонии техникӣ ва таъмирии раёсати аслиҳа ва техникаи ҳарбии Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, подполковники гвардия Ниёзов Сайфуддин Нозимович ҳарф бигӯем. Мавсуф 25-уми феввали соли 1976 дар ҷамоати Шамтучи ноҳияи Айнии вилояти Суғд таваллуд шудааст. Оиладор, соҳиби ду фарзанд аст.

Моҳи октябри соли 1994 ӯ хизмати худро ҳамчун сарбоз аз Гвардияи миллии оғоз кардааст. Пас аз адои хизмат ба зодгоҳаш баргашт ва солҳои баъдиҷангии деҳа дилашро реш намуд. Ҳисси ватандӯстӣ дар замиран аланга мезад ва ба хулосае омад, ки мард бояд ҳамеша дар майдони набарду шуҷоат

бошад, то ҳамчун ватандор дар сулҳу салоҳ ва тинчиву амонии кишвар саҳми арзанда гузорад. Ин нияти неқ ӯро боз ба даргоҳи Гвардияи миллии овард. Пас аз хатми курси симоҳаи афсарон дар асоси озмун ӯро ба вазифаи командири взводи танкии ротаи танкӣ таъин намуданд. Дар тӯли ин солҳо Сайфуддин бо ҷидду ҷаҳд таҷрибаи қорӣ худро зиёд намуда, аз уҳдаи таъмирии техникаҳои ҳарбӣ мебаромадагӣ шуд. Муваффақ шудан дар қор барои Сайфуддини ҷавон осон набуд. Гоҳо устодон сарзанишаш мекарданду гоҳо супоришҳои вазнинро ба уҳдааш мегузоштанд. Дар ҳама ҳолат ӯ бурдбориву сабру таҳаммулро ихтиёр намуда, ба ҳамаи мушкилиҳо тоқат мекард. Сайфуддин, ки иродаи қавӣ дошту аз хурдӣ устухонаш бо меҳнат шаҳ шуда буд, сазовори боварии устодон гашт ва меҳнаташро кадр мекарданд. Ин беҳтарин муқофот буд, барои Сайфуддин Ниёзов. Акнун роҳро барояш тахту ҳамвор шуданд. Соли 1998 вазифаи командири ротаи танкиро ба уҳдааш гузоштанд. Ин маъноӣ қадаме ба пеш гузоштани дастболо шудани ӯро дар қасби интихобкардааш дошт. Дилаш лабреси фараҳ мегашт. Акнун бо боварӣ гуфта метавонист, ки фарзанди қомили Ватан асту барои пойдории кишвари ваҳдатбунёдаш қони худро дарег намедорад. Хизматҳои софдилонашро ба назар гирифта, роҳбарияти Гвардияи миллии соли 2005 ӯро ба вазифаи муовини



командири баталёни танкӣ оид ба аслиҳа ва техникаи ҳарбӣ таъин карданд. ӯ дар аксар қисмҳои ҳарбӣ дар ҳамаи вазифаҳои адои хизмат намудааст. Подполковники гвардия Сайфуддин Ниёзов натавон ба вазифаи баухдадоштаи худро иҷро мекард, балки таъҷилан барои таъмирии техникаҳои ҳарбии тамоми ҷузъу томи Гвардияи миллии сафарбар карда мешуд. Акнун ӯ чун обу ҳаво барои Ватан, барои қоргоҳи худ зарур аст. Сайфуддин ҳамон вақт аз худ розӣ аст, ки агар тамоми техникаи ҳарбӣ дар ҳолати омодабошии ҷангӣ қарор дошта бошад. Қори ҳалоли ӯ нон ва луқмаи ҳалоли ӯст. Аз саҳтгирии устодон розист ва худ низ устои саҳтгиру серталаб аст. Ба ҷавонон садоқату ватандориро меомӯзад. Аз ин рӯ ӯ аз қисмати худ розист.

Аз соли 2019 то инҷониб Сайфуддин Ниёзов вазифаи сардори ҳадамоти хизматрасонии техникӣ ва таъмирии аслиҳа ва техникаи ҳарбии Гвардияи миллиро ба уҳда дорад.

- Сайфуддин Ниёзов сипари боэътимоди Ватан ва Гвардияи миллии аст. ӯ бо техникаҳои вазини

чангӣ саруқор дорад ва худ табиатан инсонӣ вазнину дурандеш, ҳалиму хоксор аст. Кори базиммагирифтаашро саривақт ба анҷом мерасонад. Дар машқҳои муштарақ ҳамеша роҳбарии техникаҳои зирехпӯш ба зиммаи ӯст. Подполковники гвардия Ниёзов дар иҷрои вазифаҳои базиммадоштааш ҳамчун афсар масъулиятшиносу матинирода аст, бо ихлосу эътиқод мегӯяд, муовини фармондеҳи Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба аслиҳа ва техникаи ҳарбӣ генерал - майори гвардия Самарзода Қиёмиддин Шароф.

Дар тӯли фаъолияти хизматиаш Сайфуддин Ниёзов мутахассисону шогирдони зиёдеро тайёр кардааст. Ӯ ҳеҷ гоҳ фориғ аз кор нест. Балки ӯ ҳасти худро бе кор тасаввур карда наметавонад. Азбаски таҷрибаи бойи корӣ дорад, бо супориши роҳбарият ва дарҳости сохторҳо, ки ба мутахассиси арзанда ниёздоранд, ҳамкорӣ менамояд. Ӯро бо ҳампешагон

дар ихотаи хизматчиёни ҳарбии Қўшунҳои сарҳадӣ ва Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон саргарми кор, таъмири мошинҳои чангӣ дидан мумкин аст.

Солҳо мегузараду таърихномаи умри мо аз саҳифаҳои сиёҳу сафед пур мешаванд. Ҳар рӯз дар ҳаёти мо нақше мегузорад аз худ, - мегӯяд Сайфуддин Ниёзов.

- Рӯзҳои буданд, ки дар ноҳияи Тавилдара, ҳозира Сангвор рафиқони ҳамхизмати моро тири аҷал аз мо рабуд. Он рӯзҳои буданд, ки дили сангини кас ҳам об мешуд. Мо низ навбати худро интизор будем. Ба рӯзҳои саҳту сангин, гурӯснагию сардиҳои зимистон тоқат карда, ба пеш мерафтем. Ба хотири сулҳу оромӣ, ободию истиқлолияти кишвар қони худро дарег наметавонем. Ободии имрӯзаи Тоҷикистони азизро дида шукри беандоза мекунаму он рӯзҳои пурдарду алам ва пурмоҷаро дар назарам афсонаро мемонам. Афсонаҳои, ки

доғҳои сиёҳи он аз умқи дилам ҳеҷ гоҳ шуста наметаванд. Ёди ҷавонмаргони гурамарг, модарони азодори чашминтизор, ятимони бесарпаноҳ ва занони дар чорсуи зиндагӣ бекасуқӯй монда, то ҳол вучудамро тақон медиҳад, - мегӯяд ӯ бо ҳасрати зиёд.

Хизматҳои софдилонаи Сайфуддин Ниёзов бо раҳматномаву ифтихорнома ва медалҳои гуногуни Гвардияи миллии ва дигар сохторҳои қудратӣ қадр карда шудаанд. Вале беҳтарин мукофот барои ӯ боварии Ватан аст, ки Сайфуддин онро қайҳо боз сазовор шудааст. Ӯ таманнои онро дорад, ки ҷавонону наврасон бо сабру таҳаммул ва некбину некхоҳ бошанд, то тавонанд дар оянда Ватани аҷдодии худро бегазанд нигоҳдоранд.

Мо низ ба ин марди ҳалиму хоксор, афсари содиқи Ватан сари баланду масаррати зиндагиро таманно дорем.

Саодат САТТОРИ





БОЙГОНӢ: таърихи хуччатҳо ё тақдири одамон

Роҳбарияти Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади баланд бардоштани савияи дониш ва малакаи касбии хизматчиёни ҳарбӣ ҳамкориҳоро бо дигар мақомоту сохторҳои давлатӣ ҷоннок намуда, пайваста тадбирҳои судманд меандешад. Дар заминаи чунин ҳамкориҳо бо Саридораи бойгонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар толори хониши Бойгонии марказии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон машғулиятҳои назариявӣ-амалӣ бо сардорони қисмҳои сафӣ ва кадрҳои қисмҳои ҳарбии Гвардияи миллӣ дар мавзӯҳои «Ташкили пешбарии коргузори ғайримахфӣ дар қисму воҳидҳои Гвардияи миллӣ», «Дастурамали намунавии коргузори дар мақомоти давлатӣ», «Тайёр намудан ва ба бойгонии идоравӣ супоридани парвандаҳо», «Таъмини беосеб нигоҳдории хуччатҳои бойгонӣ», «Таснифи хуччатҳои бойгонии идоравӣ», «Баҳисобгирии хуччатҳо дар бойгонӣ» ва дигар мавзӯҳо ташкил ва гузаронида шуд.

Пеш аз оғози машғулиятҳо сардори Саридораи бойгонии назди Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон Лангарӣ Чамила Салмон ҳозиринро хайрамақдам гуфта, минатдории хешро ба роҳбарияти Гвардияи миллӣ чиҳати ҳамкориҳои пайваста иброз намуд. Ҳамчунин таъкид намуд, ки дар Бойгонии марказии давлатӣ маводу хуччатҳои таърихӣ аз соли 1830 то ин ҷониб мавҷуд буда, дар бештари ҳолатҳо барои дарёфту инъикоси таърихи хуччат ва ҳатто тақдири одамон кӯмак мекунад. Муовини Фармондеҳи Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба корҳои сиёсӣ-тарбиявӣ полковники гвардия Собириён М. дар назди ҳозирин суҳанронӣ намуда, қайд кард, ки варақгардонии парвандаи бойгонӣ ба мисли варақгардонии саҳифаи зиндаи таърихи дур ва наздики ватани худ мебошад. Баъдан меҳмонон бо мақсади шиносӣ, аз маҳфузгоҳи Бойгонии марказӣ дидан намуда, оид ба тарзи дурусти нигоҳдорӣ ва таърихи маводу хуччатҳои бойгонӣ ба худ маълумоти муфассал гирифтанд.

Дар вазъияти тантанавӣ ба иштирокдорони машғулиятҳо аз ҷониби Саридораи бойгонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон гувоҳнома супорида шуд. Дар охир ба ташкилкунандагон ва фаълон Ифтихорномаҳои Саридораи бойгонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон тақдим карда шуд.

Чунин машғулиятҳои семинарҳо бо ташаббуси капитани гвардия Расулзода Абдулвосит, сардори Бойгонии Марказии Гвардияи миллӣ, ки дар ин самт таҷрибаи кофӣ дорад, бо мутахассисони соҳаи бойгонии қисми ҳарбии 051056-и Гвардияи миллӣ, ки дар гарнизони Суғд ҷойгир мебошад дар ҳамкорӣ бо Бойгонии давлатии вилояти Суғд низ ташкил карда шуд. Қайд кардан зарур аст, ки машғулиятҳои зикршуда аз санаҳои 14 то 16-уми моҳи июни соли равон бо мақсади беҳтар намудани коргузори дар соҳаи бойгонидорӣ, баланд бардоштани савияи дониш ва малакаи касбӣ, инчунин ба танзим даровардан ва омода намудани хуччатҳо барои супоридан ва нигоҳдорӣ дар бойгонӣҳои идоравӣ бо хуччатгузориҳои ҷузъу томҳои қисми ҳарбии 051056 гузаронида шуд, ки барои бозҳам беҳтар ва хубтар ба роҳ мондани хуччатгузори дар ҷузъу томҳои Гвардияи миллӣ мусоидат менамояд.

Лейтенанти калони гвардия
Саидшо АМИРЗОДА,
афсари калони шуъбаи иттилоот



Рисолати инсонӣ

Мо бояд ҳамеша босабру таҳаммул бошем, ҳамдигарро ҳамеша дастгирӣ кунем, ба ятимону маъюбон ва оилаҳои камбизоат ғамхорӣ намоем, Ватанамонро сидқан дӯст до-рем, фарзандонамонро дар ҳамин рӯҳия тарбия кунем, ба Ватан, миллат ва давлати худ ҳаргиз хиёнат накунем, зеро хиёнатро на Худо мебахшад ва на бандаҳои Худо.

Эмомалӣ РАҲМОН



Инсони эҳтиёҷманд ҳамеша ба дилгармӣ ва меҳру муҳаббати самимӣ ниёз дорад. Бахусус, дар ҳоле ки як нафар ятим мемонад, бештар ниёзманд мешавад. Ва аз ин дида эҳсоси хуштар нест, ки ятим ё муҳтоҷе хурсанду хандон гардад.

Дар ҳаёт меҳри волидонро ба фарзанд ҳаргиз шахсони дигар дода наметавонанд. Зеро он меҳр пайванди хунӣ буда, ба фарзандон эҳсоси ногуфтани мебахшад. Бисёр фазилатхост, ки ба ҷуз падару модар онро касе дигар дар ҳаёт ба фарзанд дода наметавонад. Албатта, имрӯзҳо дар дунё кам нестанд онҳое, ки аз падар ё модар маҳруманд ва ҳамеша ба ғамхорӣ ниёздоранд. Пас рисолати инсонист, агар шахс ятимро хурсанд созад ва то андозае эҳсоси бекасиву яtimiро аз ӯ дур наояд.

Воқеан, ғамхорӣ дар ҳаққи ятимону маъюбон, оилаҳои камбизоат, шахсони ниёзманд ва дастгирии онҳо дар сиёсати иҷтимоии роҳбарияти давлату Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумлаи самтҳои муҳим буда, дар

тамоми қаламрави мамлакат гурӯҳҳои зикршудаи аҳоли аз ҳар як иқдому ташаббуси хайрхоҳона ва инсондӯстонаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бархурдор мегарданд. Қобили қайд аст, ки ба ин сиёсати пешгирифтаи Пешвои муаззами миллат солҳои охир вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо ва дигар ашхоси хайрхоҳ низ пайравӣ намуда, ба ятимон, нафарони имконияташон маҳдуд ва шахсони камбизоат кӯмак мерасонанд.

Роҳбарияти Гвардияи миллӣ дар пайравӣ бо ташаббусу иқдомҳои башардӯстонаи Пешвои муаззами миллат ҳамасола дар арафаи иду ҷашнҳо ба ятимону маъюбони мактаб-интернати низомаш махсуси шаҳри Ҳисор тӯҳфаву кӯмакҳои моддӣ мефиристад. Ҳамзамон дар арафаи иду ҷашнҳо овозхонҳо ва дигар ҳунармандони Оркестри ҳарбии Гвардияи миллӣ бо барномаи рангини консерти, дастагули мусиқӣ ва баталени Қаровули фахрӣ бошад

бо иҷро кардани машқҳои махсуси низомӣ бо карабин хотири таълимгирандагони мактаб-интернатро шод мегардонанд.

Дар соли 2022 ба ятимону маъюбони мактаб-интернати низомаш махсуси шаҳри Ҳисор ба маблағи 24843 сомонӣ ва ба оилаҳои хизматчиёни ҳарбӣ ба маблағи 19734 сомонӣ кумак расонида шуд, ки ин иқдом минбаъд низ дар пайравӣ ба ташаббусҳои созандаи Пешвои миллат идома дода мешавад. Воқеан, ғамхорӣ зоҳир намудан дар ҳаққи маъюбону ниёзмандон амали шоистатарин буда, он аз қамоли инсонӣ ва тинати поку шоиста дарак медиҳад.

Қобили қайд аст, ки чунин кумакҳо ба оилаҳои хизматчиёни ҳарбӣ, ки дар барқарор намудани сохти конституционӣ ва ҳифзу ҳимояи Ватан ҷони худро аз даст додаанд ва ҳамчунин иштирокчиёни Ҷанги дуҷоми ҷаҳон расонида мешавад.

лейтенанти гвардия
НАСРИДДИНЗОДА
Илоҳичон



*Аз матои нанг бошад парчамам,
Дар раҳи паймони худ мустаҳкамам.*



*Ҳазор қон диҳем агар ба ҳифзи ин Ватан, кам аст,
Ватан на лаълу не гуҳар, баҳои қони одам аст.*





**РОДМАРДОНИ
ВАТАН,**

№21, сентябри 2022
Замимаи насприяи харбию
ватанпарастии ГМЧТ
«Родмардон»

МУАССИС:
Гвардияи миллии
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Маҷалла тахти назари
Фармондеҳи Гвардияи
миллии Ҷумҳурии
Тоҷикистон

генерал-лейтенанти гвардия
Бобочон ҶАМОЛЗОДА
ба ҷоп омода шудааст.

ҲАЙАТИ ТАҲРИР:

**Х. Комилзода,
Х. Неъматулло,
И. Насриддинзода,
С. Амирзода,
С. Сагторӣ.**

МУШОВИРОН:

Раиси Кумитаи кор бо
ҷавонон ва варзиши назди
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон Раҳмонзода
Абдулло Курбоналӣ,
Раиси Кумитаи иҷроияи
Ҳаракати ваҳдати миллии
ва эҳёи Тоҷикистон
Рудобаи Муқаррам,
муовини Фармондеҳи
Гвардияи миллии оид ба
корҳои сиёсӣ-тарбиявӣ
полковники гвардия
Собириён Муҳаммаднаим

Аксҳои М. Шоев,
Б. Кароматзода
Муҳаррири техникӣ:
А. Насриддинов
Дар матбааи «Орбита»-и
шаҳри Душанбе ҷоп шуд.





Ивазшавити Қаровулулар Боғи «Иррама»